

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ БИОЛОГИЯ

КАФЕДРАИ ФИЗИОЛОГИЯИ РАСТАНИҲО

**БАРНОМАҲОИ
ТАЪЛИМИЙ**

Душанбе -2023

УДК:58.085(073)

ББК: 28.59(2)

Б-25

Барномаи таълимӣ дар асоси Барномаи таҳсилот (аз рӯи самт)-и олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) дар кафедраи физиологияи растаниҳо тартиб дода шуда, барои донишҷӯёни ихтисосҳои биология, экология, дендрология, кори табобатӣ, дандонпизиши пешбинӣ шудааст.

Мураттибон: д.и.б., профессор Эргашев А.

н.и.б., дотсент Холова Ш.С.

н.и.б., дотсент Сайфудинов А.Қ.

ассистент Саломиён К.М.

Муҳарири масъул: доктори илмҳои биология, профессор М.А. Бобоҷонова

Муқарризон:

Сатторов Р.Б. – доктори илмҳои қишоварзӣ, профессори кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДМТ.

Рахимов Ш. – номзади илмҳои биология, мудири кафедраи генетика ва биохимияи ДДОТ ба номи С.Айнӣ

Дар асоси қарори Шӯрои илмию-методии донишгоҳ аз «24» 02. 2023, суратмаҷлиси № 6 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

ПЕШГУФТОР

Физиологияи растаниҳо яке аз фанҳои фундаменталии илми биология мебошад. Бояд қайд намуд, ки фанни физиологияи растаниҳо бо фанҳои ботаника, биохимия, генетика ва дигар соҳаҳои илми биология робитаи зич дорад. Вазифаи асосии омӯзиши фанни физиологияи растаниҳо қонуниятҳои умумиеро, ки фаъолияти ҳаётии организмҳои растаниро танзим мекунад меомӯзад. Омӯзиши ин фанни таълими ба донишҷӯён дар бораи хусусиятҳои соҳти ҳуҷайраи растаниӣ, фотосинтез, нафаскашӣ, энергия ва ферментҳо, ғизогирии минералии растаниҳо, мутобиқшавии растаниҳо ба омилҳои номусоид ва дигар равандҳои физиологӣ маълумотҳои муосиро медиҳад. Физиологияи растаниҳо барои баланд бардоштани ҳосилнокии растаниӣ дар ҳочагии қишлоқ низ аҳамияти басо мухим дорад.

ҚИСМИ I. БАХШИ ФАНҲОИ УМУМӢ

ФИЗИОЛОГИЯИ РАСТАНИҲО

Сарсухан

Азхудкунии фании мазкур барои донишҷӯёни ихтисосҳои биология ва экология ба рушди донишҳои бунёдӣ ва малакаҳои амалие, ки барои гузарондани тадқиқотҳо дар сатҳи илмию-методӣ мухим ва зарур мебошад.

Фанни «Физиологияи растаниҳо» аз ҳафт фасли асоси (физиологияи ҳуҷайраи растаниӣ, фотосинтез, нафаскашии растаниҳо, мубодилаи об дар растаниҳо, ғизогирии минералии растаниҳо, сабзиш ва инкишофи растаниҳо, асосҳои устувории растаниҳо) иборат мебошад.

Физиологияи растаниҳо илм оид ба функцияҳои организми растаниӣ мебошад. Вазифаи асосии физиологияи растаниҳо – омӯзиши қонуниятҳои умумӣ ва механизмҳои муайянे мебошад, ки асоси фаъолияти ҳаётии растаниро ташкил медиҳанд. Ба функцияҳои асосии организми растаниӣ равандҳои неругӣ (чараёни фотосинтез ва нафаскашӣ): речай обӣ ва ғизогирии маъданӣ: нақлиёти мемранавӣ ва дури моддаҳо: чараёнҳои сабзиш, инкишоф ва афзоиш: ба ангезиш омадан ва гузаронидани ахбор дар ҳуҷайра ва бофтаҳо:

механизми устуворӣ ва мутобиқшавӣ ба омилҳои номусоид дохил мешаванд. Физиологияи растаниҳо қонунияти гузариши чараёнҳои физиологиро дар давраи онтогенези организми растаниӣ ва принсипҳои муносабати мутақобилаи онро бо муҳити атроф кушода медиҳад, маънидод мекунад.

Хусусиятҳои ҳӯҷайраи растаниӣ

Равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии ҳӯҷайраи растаниӣ. Баъзе андешаҳо оиди ҳӯҷайра. Таркиби химиявии ҳӯҷайра. Шаклҳо ва намудҳои ҳӯҷайраи растаниӣ. Фарқияти асосии ҳӯҷайраи растаниӣ аз ҳайвон. Структураи ҳӯҷайра. Ҷузъҳои ҳӯҷайра. Диғиретсатсияшавии ҳӯҷайра. Тақсимшавии ҳӯҷайра.

Соҳтори мембранаҳои оддӣ ва мураккаб. Раванди ҳосилшавии мембранаҳо. Функцияи компонентҳои мембрана: сафеда, липидҳо, қандҳо, ионҳои металлҳо ва элементҳои гайри металл.

Соҳт ва вазифаи органоидҳои ҳӯҷайраи растаниӣ.

Тавсифи умумии соҳтори ҳӯҷайраи растаниӣ. Ядро ва ситоплазма. Мағҳуми протопласт. Ҷилди ҳӯҷайраи растаниӣ. Соҳти микроскопии он. Раванди ҳосилшавии девораи ҳӯҷайра. Соҳти якумин ва дуюмини девораи ҳӯҷайра. Таркиби химиявии он. Маводҳои чилди ҳӯҷайра. Селлюлоза, маводҳои пектинӣ. Матрикси ситоплазма-гиалоплазма ё ин ки ситозол.

Фотосинтез ҳамчун сарҷашмаи асосии энергияи биологӣ

Таърихи рушди таълимот дар бораи фотосинтез. Моҳият ва аҳамияти фотосинтез. Муодилаи умумии фотосинтез ва қисмҳои таркибии он. Мавқеи фотосинтез дар протессҳои мубодилаи энергетикӣ ва пластикии организми растаниӣ. Давраи аввали омӯзиши фотосинтез. Пайдоиши O_2 дар рафти фотосинтез. Фотосинтез ҳамчун протесси табдилёбӣ (трансформатсия)-и энергияи равшаниӣ ба энергияи химиявӣ. Ҳудудҳои фаъолияти фотосинтетикии биосфера. Экологияи фотосинтез.

Давраи торикии фотосинтезроҳи C₃- фотосинтез (сикли Калвин)

Алоқамандии захирашавии фотосинтетикии CO_2 бо реаксиҳои фотохимиявӣ. Табиати аксептории гази карбонат. Моҳияти химиявии даври Калвин, аз се фаза иборат будаи он. Ферментҳои ибтидоии даври Калвин. Сатҳи аз ҳӯҷайра болатари он. Барқароршавии аксептори CO_2 . Маҳсулотҳои устуровии фотосинтез ва табиати химиявии онҳо. Синтези аввалини ангиштобҳо. Маҳсултҳои фотосинтез. Фосфорнокшавӣ.

Давраи равшании фотосинтез С₄- фотосинтез (сикли Хетч ва Слэк.)

Фӯрубарии равшаний аз ҷониби пигментҳо. Ҳолати электронии ба ҳаяҷон омадани пигментҳо (синглетӣ, триплетӣ). Типҳои харҷ намудани энергия аз ҷониби электронҳои ба ҳаяҷон омадаи молекулаи пигментҳо. Мигратсияи энергия. Фотосистемаҳои I ва II.

Экологияи фотосинтез

Вобастагии фотосинтез аз таъсири шароитҳои беруна ва ҳолати организм. Таъсири ҳарорат, шароитҳои мавҷуд будани равшаний (шиддатнокӣ, таркиби спектралии равшаний), таркиби CO₂, шароити физози маъданӣ, бо об таъмин будан ба раванди фотосинтез. Ритмҳои мавсимиӣ ва шабонарӯзии протсессҳои фотосинтез. Нуқтаи компенсатсионӣ дар рафти фотосинтез ва ҳолати вобастагии он аз хусусиятҳои организм. Нишондиҳандаҳои захирақунӣ. Таъсири омилҳои муҳит ба фотосинтез.

Таърихи кашфиёти нафаскашӣ. Гликолиз-зинаи якуми нафаскашӣ

Даври Кребс (сикли кислотаҳои секарбона)

Фаҳмиш дар бораи нафаскашӣ. Давраҳои таърихи омӯзиши нафаскашӣ. Моҳияти химиявии нафаскашӣ. Муодилаи умумии нафаскашӣ. Табдили энергияи дар таркиби ангиштобҳо захирашуда ба АСФ (аденозинсептозофат). Таҷзияи ангиштобҳо дар ҳуҷайра. Глюкоза – чун манбаи энергия ҳангоми таҷзияшави ҳам дар шароитҳои аэробӣ ва ҳам дар шароити анаэробӣ. Давраҳои гуногуни нафаскашӣ: гликолиз, даври Кребс ва занчири нақлиёти электронҳо. Мавқеи протсесси нафаскашӣ дар мубодилаи моддаҳо. Роҳҳои асосии оксидшавии субстрати нафаскашӣ. Алоқамандии нафаскашӣ ва туршавӣ. Иштироқи ферментҳо дар рафти протсессҳои оксидшавии субстрати нафаскашӣ. Экологияи нафаскашӣ.

Мубодилаи об дар растаниҳо. Фурӯбарии об ба воситаи решা

Аҳамияти об дар ҳаёти растаниҳо. Хусусиятҳои физиологии об дар растаний. Об муҳити алоқаманкунандай тамоми қисмҳои организми растаниҳо. Ҳислатҳои ҳалкунандагии об. Тақсимоти растаниҳо вобаста ба қабули об. Ҳаҷми умумии об дар таркиби организмҳо. Ҳаҷми бухоршавии об аз организми растаниҳо. Аҳамияти биологӣ ва био-химиявии об. Об ҳамчун танзимкунандай дохилшавии моддаҳои физойӣ ба организм. Об танзимкунандай ҳарорати растаниҳо, таъминкунандай ҳаҷми муайян ва устувории ҳуҷайра ва бофтаҳо.

Экологияи мубодилаи об Таъсири омилҳои беруна ва дохила ба мубодилаи об дар растаний

Экологияи мубодилаи об дар растаниҳо. Хусусиятҳои хоси растаниҳои аз ҷиҳати экологӣ гуногун (ксерофитҳо, мезофитҳо, гигрофитҳо, галофитҳо). Хусусиятҳои реаксияҳои мутобиқшавии аз ҷиҳати экологӣ гуногун ба таъсири омилҳои муҳит. Обдихӣ яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳо. Асосҳои физиологии обдихӣ.

Физиологияи физогирии маъданӣ

Мавқеи физиологии элементҳои маъданӣ дар ҳаёти растаниҳо

Ташаккули таълимот оид ба ғизои маъдании растаниҳо. Миқдори элементҳои маъданӣ дар растаниҳо. Талаботҳои растаниҳо ба элементҳои маъдании ғизоӣ. Таснифи элементҳои маъдании барои растаниҳо зарур: макроэлементҳо, микроэлементҳо ва ултрамикроэлементҳо. Вазифаҳои асосии ионҳо дар метаболизм: сохторӣ ва катализтикӣ.

Аҳамияти физиологии макро- ва микроэлементҳо

Макроэлементҳо: Na, K, Ca, Mg, Cl, P, S, I – ва ғайра.

Макроэлементҳои дигар: оҳан, кремний ва алюминий. Иштироки оҳан дар зоҳир гардиданӣ ғаъолиятнокии редокссистемаҳои протсесҳои фотосинтез ва нафаскашӣ. Натиҷаҳои норасоии оҳан дар ораганизми растаний. Кремний ва мақеи физиологии он. Норасоии кремний дар растаниҳо. Миқдори алюминий дар таркиби растаниҳо. Мавқеи физиологии алюминий дар ҳаёти растаниҳо.

Микроэлементҳо: Mn, Сқ, Zn, Co, Mo, I, Cl ва ғайра. Маълумоти ҳозиразамон доир ба аҳамияти микроэлементҳо дар метаболизми растаниҳо. Норасогии микроэлементҳо дар растаниҳо. Металлҳо чун ҷузъҳои таркиби гурӯҳҳои простетикӣ ва ғаъолқунандаҳои системаҳои ферментативӣ. Иштироки микроэлементҳо дар ташаккулӯбӣ ва зоҳир гардиданӣ хусусиятҳои функционалии занчири нақлиётӣи электронҳои фотосинтезу нафаскашӣ дар мубодилаҳои карбону нитроген дар рафти амалигардии сабзиш ва дар реаксияҳои метаболитикӣ. Таълимот дар бораи ҷойивазкунӣ (интенгратсия)-и биогеокимиёвӣ.

Сабзиш ва инкишофёбии растаний

Системаи гормонҳои сабзиши растаний (фитогормонҳо)

Таърифи мағҳуми «сабзиш». Хусусиятҳои фарқунандаи сабзиши растаниҳо аз сабзиши ҳайвонот. Тасаввуротҳои мусир оид ба мазмуни мағҳумҳои «сабзиш» ва «инкишофёбӣ». Масъалаҳои

сабзиш ва инкишофёбій дар дарацаи молекулавій. Ҳолатхой мавчудияти организм – ҳамчун амалигардонандаи барномаи ирсій (генотип). Ташаккули алматхой фардій (фенотип) дар асоси амалій гардидани барномаи ирсій. Таъсири омилхой дохила ва беруна ба ин протсессҳо. Тарзҳои омӯзиши хусусиятҳои сабзиш ва инкишофёбій вобаста ба дараццаи мураккаб будани мазмун (объект)-и тадқиқотй.

Давраҳои инкишофёбии растаниҳо. Давраи чанинӣ. Давраи ҷавонӣ (ювенилӣ). Давраи ба балогатрасӣ ва афзоиш. Давраи пири. Сабзиш ва инкишофёбии барг. Сабзиш ва инкишофёбии поя. Ритмҳои мавсимӣ. Давра ба давра амалій гардидани сабзиш.

Равандҳои барангезиш ва мутаасиршавӣ дар растаниҳо.

Тропизмҳо

Ҳолатхой ба ангезиш омадани ҳучайраҳо. Мутаасиршавӣ. Барангезандаҳо. Ретсепторҳо. Се унсури реаксияҳо якум пайдо шудани мутаасиршавӣ дар макони таъсири барангезанда, дуюм ирсоли ангезиши бавучудомада ба макони амалишавии реаксияи ҷавобӣ, сеюм реаксияи ҷавобӣ.

Тропизм (ҳаракати растаниҳо). Геотропизм (ҳаракати растаниҳо бо таъсири қувваи замин). Фототропизм (ин ҳаракате, ки дар натиҷаи нобаробар таъсир кардани нури рӯшной ба амал меояд). Хемотропизм (ҳаракати растаниҳо бо таъсири яктарафаи моддаҳои химиявӣ). Гидротропизм (ҳаракати растаниҳо дар натиҷаи нобаробарии тақсимшавии об ба амал меояд). Аэротропизм (дар натиҷаи нобаробар тақсимшавии O_2 ба амал меояд). Настия (ҳаракате, ки бо таъсири ҳаматарафаи яке аз омилҳои муҳити беруна ба амал меояд). Термонастия (ҳаракатхое, ки бо тағиیر ёфтани ҳарорат ба амал меоянд). Фотонастия (ҳаракате, ки бо иваз шудани рӯшной ва торикӣ ба амал меоянд). Никтинастия (ҳаракатхое, ки бо иваз шудани рӯзу шаб ба амал меоянд ва тағиیرёбии ҳам рӯшной ва ҳам ҳарорат вобастаанд). Автонастия (худ аз худ ҳаракати барги растаниҳо, ки бо ягон тағиирёбии шароити беруна вобаста нест).

Физиологияи стресс. Омӯзиши устувории растаниҳо ба таъсири омилҳои номусоиди муҳит

Тасаввуротҳо оиди физиологияи стресс. Мағхумҳои асосӣ ва мавқеи омӯзиш оид ба стресс. Асосҳои физиологии устувории растаниҳо. Устувории растаниҳо ба шароитҳои номусоид. Устувории ғайрифаъол. Устувории фаъол.

Тип (намуд) ва шаклҳои устуворӣ

Типҳо ва шаклҳои устуворӣ: устувории растаниҳо ба хушкӣ, ҳарорати баланд, шуршавии хок, норасогии оксиген, намакҳои ҳалшудаи зиёдатӣ дар хок, партовҳои губор ва газмонанди корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсири нурпошии моддаҳои радиофаъол,

микроорганизмҳои барангезандай бемориҳои гуногуни растаний ва оксидкунандаҳо.

Физиологияи пайвастагиҳои мубодилаи моддаҳои дуюмин.

Тавсифи умумии моддаҳои дуюмин. Аломатҳои асосии пайвастагиҳои дуюмин. Таснифоти пайвастагиҳои дар мубодилаи моддаҳо дуюмин ҳосилшуда. Таснифоти эмпирикӣ (тривиалий). Таснифоти химиявӣ. Таснифоти биохимиявӣ. Таснифоти функционалий ё ки вазифа иҷроқунӣ. Гурӯҳҳои асосӣ ва қонуниятҳои соҳтории пайвастагиҳои мубодилаи дуюмин. Фитохимияи пайвастагиҳои дуюмин. Физиологияи пайвастагиҳои мубодилаи моддаҳои дуюмин.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Толибеков Д.Т. Дастури таълими оид ба Физиологияи растаниҳо / Д.Т. Толибеков - Душанбе, 1997. -132 с.
2. Медведов С.С. Физиологияи растаниҳо / С.С Медведов., А.К. Мирзораҳимов. Н. Ниматова., Ф.А. Абдуҳолиқова. –Душанбе, 2019. -303 с.
3. Медведов С.С., Ниматова Н., Абдуҳолиқова Ф.А., Курбонова М. Физиологияи растаниҳо II / А.К. Мирзораҳимов, С.С Медведов. Боҳирова М.Қ., Н. Ниматова, Ф.А. Абдуҳолиқова. – Душанбе, 2019 -288 с.
4. Эргашев. А. Физиологияи растаниҳо / А. Эргашев, А.Қ. Сайфудинов, З.С. Қиёмова - Душанбе, 2013. – 174 с.
5. Забиров Р.Г. Дастури таълимии корҳои лабораторӣ оид ба физиологияи растаний / Р.Г. Забиров., М.Х. Файратов, С.Ҳ Раҳмонова., Д.Т. Толибеков -Душанбе, 2006. - 34-56 с.
- Забиров Р. Физиологияи растаниҳо (нашри дуюм) / Р. Забиров - Душанбе, 2019. - 476 с.
- 7.Бобоҷонова М.А. Фотосинтез / М.А. Бобоҷонова, М. С. Нарзулӯев - Душанбе, 2010. - 142 с.
- 8.Эргашев А. Асосҳои физиологии устувории растаниҳо / А. Эргашев, А. Сайфудинов, Ш. Эсаналиева, С. Қараев -Душанбе, 2016. - 124 с

МИКРОБИОЛОГИЯ

Муқаддима

Микробиология яке аз шоҳаҳои ҷавонтарини бунёди илми биология буда, бо назардошти шакли микроскопи доштани микроорганизмҳо (объект)-ҳои тадқиқотии хеш дорои ҳусусиятҳои хос мебошад. Тадриси ин фанн барои донишҷӯёне, ки соҳаи илми биология, ва тиббро пеша кардаанд, ногузир буда аз онҳо омодагии

ҳамачонибаи илмиву методиро талаб менамояд. Моҳияти тадриси фанни микробиологияро бевосита хусусиятҳои физиологӣ ва биокимиёвии гуногунмазмун будани микроорганизмҳо, ифода мекунад. Маълумотҳои мушаххаси микробиология ба мо имкон медиҳанд, ки дар хусуси мавҷудотҳои ба ҷашм ноаён, қобилияти дар шароитҳои номусоид фаъолият намудан, мутобиқшавӣ ба омилҳои гуногуни муҳит ва дар доираҳои нисбатан васеъ паҳн шудани онҳо дониши амиқ пайдо намоем.

Фанни микробиология ва вазифаҳои он. Мавқеи микробиология дар байни илмҳои биологӣ. Аҳамияти микробиология дар ҳоҷагии ҳалқ. Самтҳои асосии тараққиёти микробиологии ҳозиразамон: микробиологияи умумӣ, тибб, қишоварзӣ, техникӣ, бойторӣ, микробиологияи хок, об ва кайҳон. Тавсифи мазмуни муҳтасари онҳо. Усулҳои асосии тадқик намудани микроорганизмҳо. Паҳншавии онҳо дар табиат. Мавқеи микроорганизмҳо дар протессҳои гирдгардиши моддаҳо.

Таърихи тараққиёти илмӣ микробиология

Кашф гардидани микроорганизмҳо аз ҷониби Антон ван Левенгук. Натиҷаҳои тадқиқотҳои тавсифкунандай микроорганизмҳо дар осорҳои илмии Р.Гук, Мюллер, Коняр, Де Латура, Шванн, Кютсинг, Эренберг, Коҳ. Нақши Луи Пастер дар ташаккулёбии микробиология ҳамчун илм. Аҳамияти корҳои Пастер дар пешрафти саноат. Моҳияти тадқиқотҳои Р. Коҳ, Бейеринк, Клюйвер ва Флеминг дар соҳаи микробиология.

Тараққиёти микробиологияи муосир. Саҳми олимони рус: Самойлович, Тереховский, Артари ва дигарон дар ташаккулёбӣ ва тараққиёти микробиологии ҳозиразамон. Аҳамияти тадқиқотҳои Мечников ва Виноградский. Кашфи вирусҳо ва бактериофагҳо. Моҳияти корҳои Ивановский, Гамаллея, Туарт ва Эрел. Моҳияти корҳои академик Омелянский, Костичев, Худяков, Надсон, Буткевич, Холодный, Заболотний, Исаченко, Шапошников ва дигарон. Дастовардҳои микробиологияи асри XXI

Таснифоти микроорганизмҳо

Гуногуни олами микроорганизмҳо. Аломатҳои умумӣ ва хусусиятҳои фарқунаандай онҳо. Асосҳои тасниф намудани микроорганизмҳо. Мавқеи аломатҳои морфологӣ, ситологӣ, кимиёвӣ, биологӣ, физиологӣ, биокимиёвӣ, генетикӣ ва экологии микроорганизмҳо дар систематика. Асосҳои молекулавии систематика ва филлогенези микроорганизмҳо.

Прокариотхо, чун мавзу (объект)-ҳои бевоситай микробиология. Бактерияҳои аслӣ. Актиномитсетҳо. Микоплазмҳо. Риккетсияҳо. Спирохетҳо. Миксобактерияҳо. Обсабзҳои қабуду сабз (сианобактерияҳо). Архебактерияҳо. Синф, тартиб ва оилаҳои типпи прокариотҳо.

Морфология, соҳт ва афзоиши микроорганизмҳо

Морфологияи микроорганизмҳо. Андоза ва шакли микроорганизмҳо. Шаклҳои асосии микроорганизмҳои якхӯчайра. Таснифи умумии актиномитсетҳо, спирохетҳо ва шаклҳои риштамонанди организмҳои прокариотӣ. Занбуруғҳо, обсабзҳо ва соддатаринҳо.

Соҳти ҳӯчайраи прокариотҳо. Ҳусусиятҳои соҳтории ҳӯчайраҳои прокариотӣ. Таркиби кимиёвии микроорганизмҳои грамманфӣ ва граммусбӣ. Аҳамияти ҷилди ҳӯчайра. Капсула (қабати луобии ҳӯчайра). Протопласт ва сферопласт. Мембранаи ситоплазматикӣ, таркиби кимиёвӣ ва вазифаҳои он. Ситоплазма ва органеллаҳои ҳӯчайравии прокариотҳо (рибосомаҳо, мезосомаҳо, тиллакоид-хроматофорҳо, аэросома-вакуумҳои захиракунандай оксиген). Нуклеоид. Ворсинкаҳо. Қамчинакҳо. Миқдор ва тартиби ҷойгишавии қамчинакҳо дар ҳӯчайра. Тарзҳои ҳаракат намудани микроорганизмҳои қамчинакдор ва лағжонак. Таксисҳо. Рексияҳои таксисӣ дар фаъолияти микроорганизмҳо. (аэротаксис, фототаксис, хемотаксис, гидротаксис ва ғайра). Ҳосилшавӣ, таркиби кимиёвӣ ва ҳосиятҳои эндоспораҳо.

Асосҳои парвариши кишти микроорганизмҳо

Кишт ва парвариши микроорганизмҳо. Киштҳои захиравӣ ва асосҳои элективӣ. Киштҳои тозаи микроорганизмҳо. Усулҳои ба даст овардани киштҳои тозаи микроорганизмҳо ва аҳамияти онҳо. Типҳои муҳитҳои ғизӣ. Таснифи муҳитҳои ғизӣ (аз ҷиҳати пайдоиш, таркиби кимиёвӣ ва ҳолатҳои физикии онҳо). Муҳитҳои ғизоии табиӣ ва сунъӣ. Муҳитҳои ғизӣ содда ва мураккаб. Муҳитҳои ғизӣ дорои зичии паст, миёна ва баланд. Кишт намудани микроорганизмҳои аэробӣ ва анаэробӣ. Сабзиши микроорганизмҳо. Ҳусусиятҳои сабзиши киштҳои тозаи микроорганизмҳо ҳангоми давра ба давра гузаронидани онҳо. Сабзиши микроорганизмҳо ҳангоми бефосила парвариш намудани онҳо. Аҳамияти бефосила гузаронидани кишти микроорганизмҳо ҳангоми омӯзиши ҳусусиятҳои гуногуни онҳо. Киштҳои синхронӣ, роҳҳои ба даст овардан ва аҳамияти онҳо.

Таъсири омилҳои муҳит ба соҳт ва фаъолияти микроорганизмҳо

Омилҳои физикӣ. Сабзиши микроорганизмҳо дар зери таъсири ҳарорат: психро, мезо ва термофилҳо. Стерилизатсия. Таъсири ҳароратҳои паст ба фаъолияти микроорганизмҳо. Таъсири фишори гидростатистикӣ. Вобастагии сабзиши микроорганизмҳо аз таъсири об. Устувории микроорганизмҳо ба хушкӣ. Леофилизатсия. Фишори осмотикӣ. Хусусиятҳои хоси осмофилҳо. Галлофилҳо.

Омилҳои кимиёвӣ. Муносибати микроорганизмҳо нисбат ба оксигени ҳаво. Анаэробҳо ва анаэробҳо (облигат ва факултативҳо). Анаэробҳои аэротоллерантӣ ва микроаэрофилҳо. Таъсири оксиген ба суръати сабзиш намудани микроорганизмҳо. Аҳамияти pH-и муҳит ба сабзиши микроорганизмҳо.

Омилҳои биологӣ. Муносибати ҳамзистӣ зоҳир намудани баъзе аз гурухҳои микроорганизмҳо дар табиат. Антогонизми байнинамудии микроорганизмҳо. Ҳодисаҳои сапрофитизм, паразитизм ва метабиоз дар ҳаёти микроорганизмҳо.

Физогирии микроорганизмҳо

Фаҳмиш дар бораи мафхумҳои «моддаҳои ғизоӣ» ва «антимикробӣ». Табиати моддаҳои антимикробӣ ва ҳудудҳои истифодабарии онҳо. Антибиотикҳо ва мутагенҳо. Тарзҳои физогирии микроорганизмҳо (фототрофия ва хемотрофия). Автотрофия ва гетеротрофия. Ауксотрофҳо. Сапрофитҳо ва паразитҳо. Роҳҳои ба ҳуҷайра дохилшавии моддаҳо ва тарзҳои табдилёбии онҳо. Пайвастагиҳои карбондор ва нитрогендори органикую ғайриорганикӣ. Истеъмоли моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ аз ҷониби ҳуҷайраи микроорганизмҳо. Пайвастагиҳои сулфурӣ ва фосфорӣ. Моҳияти истеъмолшавандагии пайвастагиҳои сулфурӣ ва фосфорӣ аз ҷониби ҳуҷайраи микроорганизмҳо. Эҳтиёчи микроорганизмҳо ба оҳан, магний ва элементҳои дигари кимиёвӣ.

Метаболизми микроорганизмҳо

Анаболизм ва катаболизм – чун ду тарафи мазмунан муқобили метаболизм. Анаболизм ё протессҳои энергетикӣ. Фотосинтез ва хемосинтез. Моддаҳои дар шароитҳои экзо- ва эндогенӣ аз ҷониби ҳуҷайраи микроорганизмҳо таҷзия (оксид)-шаванда. Гузаронандаҳо ва системаҳои нақлиётни электронҳо. Хусусиятҳои фарқунандаи онҳо дар мисоли намудҳои гуногуни микроорганизмҳо. Аҳамияти АТФ ва тарзҳои ҳосилшавии он.

Туршшавй. Таърифи мафхуми «туршшавй». Роҳҳои турш гардидани ангиштобҳо ва пайвастагиҳои дигари органикӣ. Туршшавии ширӣ. Типҳои туршшавии ширӣ (гомоферментативӣ ва гетероферментативӣ). Туршшавии пропионӣ. Туршшавии равғанӣ. Туршшавии атсетону бутилӣ. Туршшавии спиртӣ. Фазаҳои туршшавй. Алоқамандии генетикии протсессҳои туршшавй ва нафаскашӣ. Тавсифи микроорганизмҳо ангезандагони типҳои гуногуни туршшавии пайвастагиҳои органикӣ.

Нафаскашии микроорганизмҳо. Нафаскашии анаэробӣ. Фаҳмиш дар бораи нафаскашии анаэробӣ. Донор ва аксептори электронҳо. Микроорганизмҳои барқароркунандай нитратҳо ва пайвастагиҳои дигари нитрогенӣ. Нитрификатсия ва денитрификатсияи диссимиллятсионӣ. Бактерияҳои барқароркунадай пайвастагиҳои сулфурӣ. Сулфатредуксияи диссимиллятсионӣ. Бактерияҳои метанҳосилкунанда ва хусусиятҳои хоси онҳо. Бактерияҳои атсетогенӣ. Нафаскашии аэробы. Шаклҳои иштироки оксигени молекулавӣ дар рафти оксидшавии субстратҳои гуногун. Тавсифи муҳтасари микроорганизмҳои аэробии тахзиякунандай сафедаҳо (аммонификатсия) ва пайвастагиҳои органикии карбондор. Бактерияҳои чиллодиҳанда. Механизмҳои чиллодиҳии онҳо. Танзими метаболизм. Асосҳои биокимиёй ва дараҷаҳои танзим намудани метаболизм. Сафедаҳои аллостерикий ва эфекторҳо. Танзими синтези сафедаҳо. Хосияти ферментҳои аллостерикий. Хусусиятҳои эфектории метаболитҳо. Назорати аденилатӣ ва зарди энергетикии ҳучайра. Модификатсияи кимиёвии фермент.

Ирсият ва тағийирпазирии микрооргангизмҳо

Тағийирпазириҳои ирсӣ ва фенотипӣ. Табиати мутатсионӣ доштани тағийирпазирӣ. Ҳассоснокӣ ва типҳои мутатсиияи микроорганизмҳо. Мутагенҳои спонтанӣ ва индутсивӣ (радиатсионӣ ва кимиёвӣ). Аҳамияти мутагенҳои микроорганизмҳо барои тадқиқотҳои илмию таҷрибавӣ.

Рекомбинатсияи прокариотҳо. Трансформатсия. Трансдуксия. Конюгатсия. Плазмидаҳо. Фаҳмиш дар бораи трансплазонҳо. Рекомбинатсияи эукариотҳо. Протсессҳои бордоршавӣ. Ирсияти ситоплазматикӣ.

Чараёни такомули микроорганизмҳо

Ақидаҳо дар бораи пайдоиши ҳаёт дар рӯи Замин ва хусусиятҳои органимҳои аввалин. Такомули таҳминии ҷойдоштаи

микроорганизмҳо. Назария доир ба пайдоиши эукариотҳо. Ҳолати мавҷудияти ҳаёт берун аз сайёраи Замин.

Экология ва фаъолияти геокимиёвии микроорганизмҳо

Фаъолияти биокимиёвии микроорганизмҳо. Паҳншавии микроорганизмҳо дар табиат. Нақши микроорганизмҳо дар гардиши карбон, нитроген, сулфур, фосфор ва элементҳои дигари кимиёвӣ. Мавқеи микроорганизмҳо дар ҳосилхез гардонидани замин. Аҳамияти микроорганизмҳо дар минерализатсияшавии пайвастагиҳои органикии таркиби об. Пайдоиши конҳои канданиҳои фоиданок, коркарди партовҳо ва безарар гардонидани моддаҳои заҳролуд.

Микроорганизмҳо дар ҳочагии халқ ва тибб. Истифодабарии микроорганизмҳо дар протсесҳои ҳосил намудани маҳсулотҳои физой, маводҳои кимиёвию доругӣ ва хошоки чорво. Аҳамияти микроорганизмҳо дар соҳаи кишоварзӣ, ҳангоми ишқордор гардонидани металлҳои аз таркиби конҳо ба даст овардашуда ва коркарди сӯзишворӣ.

РӮЙХАТИ АДАБИЁТҲО

- 1.Забиров Р.Ғ. Микробиология. Дастури таълими / Р.Ғ. Забиров, М. Файратов -Душанбе, 2008. – 236 с.
- 2.Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. Под редакцией А.А. Воробьева, А.С. Быкова – М.: 2020.-С.300.
3. Козлова В.И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий / В.И. Козлова , А.Ф. Пухне – М.: Авиценна, 1995. – 453 с.
4. Красильников А.П. Справочник по антисептике – М.: Вышэйшая школа, 1995. - 367 с.
5. Красильников А.П , Микробиологи-ческий словарь-справочник /А.П. Красильников, Т.Р. Романовская – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: Асар,1999. – 400 с.
- 6.Марри П.Р. Клиническая микробиология / П.Р. Марри, И.Р. Шей. // Краткое руководство - М.: -Мир, 2006. - 425 с.
7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / О.К. Поздеев (Под редакцией акад. РАМН В.И. Покровского) - М.: ГЭОТАР- Мед., 2001. –768 с.

БИОЛОГИЯИ УМУМЙ

Сарсухан

Барои муфассал баррасӣ ва фаҳмидани хусусиятҳои сатҳи биологии ташкили материя, додани таърифи ҳаёт бо мавзуи биология ошно шудан, дар бораи марҳилаҳои инкишоф тасаввурот доштан лозим аст.

Истилоҳи «биология» (аз юононӣ bios — ҳаёт, logos — илм) дар ибтидои асири XIX аз ҷониби Ж.Б.Ламарк ва Г.Тревиранус мустақилона ворид карда шуда буд, то илми ҳаётро ҳамчун як падидаи маҳсуси табиат нишон дидад. Дар айни замон он ба маънои дигар, инчунин бо ишора ба гурӯҳҳои организмҳо, то намудҳо (биологияи микроорганизмҳо), биосенозҳо (биологияи ҳавзаи Арктика), сохторҳои алоҳидаи зинда (биологияи ҳуҷайра) истифода мешавад. Аммо ҳангоми баррасии шартҳои биологии инкишоф, фаъолияти ҳаёт ва экологияи инсон масъалаҳои умумии моҳияти ҳаёт, сатҳи ташкили он, механизмҳои нигоҳ доштани ҳаёт ва эволюция ногузир ба миён меоянд. Дар баробари физика, химия, математика, биология ба илмҳои дақиқ мансуб аст, ки асоси омӯзиши онҳо табиат мебошад. Хусусияти илми биология дар тиб дар он аст, ки таваҷҷӯҳ ба инсон аст. Қонуниятҳои инкишофи инсон ҳамчун шахсият ва ҷомеаи инсониро илмҳои ҷамъиятӣ (сотсиология) меомӯзанд. Биология қонуниятҳои умумӣ ва хоси ҳаётро бо тамоми зухуроти он (метаболизм, насл, ирсият, тағийирпазирӣ, мутобиқшавӣ, афзоиш, асабоният, ҳаракат ва ғайра) муқаррар мекунад.

Муқаддима

Фан ва вазифаҳои биологии умумӣ. Мағҳуми «биология». Фанҳои умумибиологӣ: биологияи молекулавӣ, ситология, эмбриология, генетика, селексия, экология. Таърихи инкишофи илми биология.

Меъёрҳои асосии ҳаёт: соҳти ниҳоят баландбунёд, мубодилаи модда ва энергия, ҳассоснокӣ, афзоиш, сабзиш ва инкишофёбӣ. Дараҷаҳои ташаккулёбии ҳаёт: дараҷаи молекулавӣ, ҳуҷайравӣ, бофтавӣ, узвӣ, организмӣ, популятыонӣ намудӣ, биосенотикӣ, биосферавӣ.

Асосҳои ситология

Фаҳмиш дар бораи мағҳуми «хуҷайра». Таркиби химиявии ҳуҷайра. Моддаҳои ғайриорганикӣ (об, моддаҳои маъданӣ) ва органикӣ ҳуҷайра. Ҷарбҳо, соҳт ва вазифаи онҳо. Ангиштобҳо. Моно, ди- ва полисахаридҳо. Аҳамияти физиологии ангиштобҳо.

Сафедаҳо. Табиати химиявии сафедаҳо. Сохти якумин, дуюмин, сеюмин ва чорумини молекулаи сафеда. Хусусиятҳои хоси молекулаи сафедавӣ. Мавқеи физиологии сафедаҳо дар ҳуҷайра. Кислотаҳои нуклеинӣ. Кислотаи дезоксирибонуклеинӣ (КДН) ва типҳои он. Сохт ва вазифаи физиологии КДН. Комплементарнокии ҷузъҳои таркибии молекулаи сафеда. Мавқеи ҷойгирии КДН дар таркиби ҳуҷайра. Кислотаи рибонуклеинӣ (КРН). Типҳои КРН (КРН_н, КРН_а, КРН_р). Сохт ва вазифаи КРН дар ҳуҷайра. Адинозинтрифосфат (АТФ). Сохт ва вазифаҳои АТФ. Аҳамияти АТФ дар протсесҳои метаболизм (мубодилаи моддаҳо)-и ҳуҷайра.

Сохт ва вазифаҳои ҳуҷайра

Таснифи организмҳо дар асоси мавҷуд будан ё набудани ядро дар ҳуҷайраи онҳо (прокариотҳо ва эукариотҳо). Сохти ва вазифаҳои қисмҳои таркибӣ ва органоидҳои ҳуҷайравӣ: ҷилди ҳуҷайра, ситоплазма, тӯри эндоплазматикӣ, рибосомаҳо, аппарати Голҷӣ, лизосомаҳо, митохондрияҳо, пластидаҳо (хлоропластҳо, хромопластҳо ва лейкопластҳо), вакуола, ядро (ядрова).

Мубодилаи моддаҳо ва табдили энергия дар ҳуҷайра

Мубодилаи моддаҳо (ассимилятсия ва диссимилиятсия) ё метаболизм (анаболизм ва катаболизм). Манбаҳои аз худ намудани элементи карбон ва энергия (ҳодисаҳои автотрофи ва гетеротрофи).

Мубодилаи энергетикии ҳуҷайра ва давраҳои он (тайёрӣ, гликолиз ё таҷзияи пайвастагиҳои органикӣ дар шароитҳои беоксиген, оксидшавии пайвастагиҳои органикӣ дар шароитҳои оксигендор).

Мубодилаи пластикӣ. Фотосинтез. Биосинтези сафеда. Коди генетикӣ (коди триплетнок, яккамазмун, гуногунмазмун, универсалӣ, бефосила, руйпушнашаванд). Шароитҳои биосинтези сафеда (ахбори ирсӣ, КРН_а, аминокислатоҳо, КРН_н, АТФ, рибосомаҳо). Давраҳои биосинтези сафеда (транскрипсия, транслятсия). Реаксияҳои биосинтези сафеда (фаъолгардӣ ва рамзирии аминокислатоҳо, ҳосилшавии маҷмӯаи КРН_а+рибосома, ҳосилшавии занчири полипептидӣ).

Даври ҳаётии ҳуҷайра(тақсимшавии ҳӯҷайра)

Интерфаза. Роҳҳои тақсимшавии ҳуҷайра: митоз, амитоз, эндомитоз, тақсимшавии ҳуҷайра ё организм бо роҳи муғчабандӣ, мейоз. Моҳияти биологӣ ва давраҳои тақсимшавии митоз. Мейоз. Ду даври тақсишавии мейозӣ (мейоз -1 ва мейоз - 2). Фазаҳои тақсимшавии мейозӣ. Моҳияти биологии мейоз.

Вирус ва бактериофагҳо. Таснифи вирусҳо. Таркиби химиявӣ ва типҳои вирусҳо (вирусҳои КДН-дор ва КРН-дор). Шаклҳои

мавчудияти вирусҳо дар табиат. Даври репродуксияи вирус дар ҳуҷайра. Бактериофагҳо ва аҳамияти онҳо дар ҳаёти инсон ва тибб.

Афзоиш ва инкишофи организмҳо

Тарзҳои афзоиши организмҳо (ғайричинсӣ, чинсӣ). Шаклҳои афзоиши ғайричинсӣ (тақсимшавии бинарӣ (оддӣ), мугчабандӣ ва нашвӣ. Тақсимшавии ҳуҷайра ё организм ба воситаи спораҳо). Афзоиши чинсӣ ва моҳияти биологии он. Адади хромасомавии ҳуҷайра. Фаҳмиш дар бораи мағҳумҳои «хромасомаҳои гомологӣ», «гаплоидӣ» ва «диплоидӣ».

Гаметогенез ва инкишофи ҳайвонот. Минтақаҳои афзоиш, сабзиш ва ба балоғатрасӣ. Сперматогенез. Тавсифи гаметаҳои мардонаи ҳайвонот. Оogenез. Тавсифи гаметаҳои занонаи ҳайвонот.

Шаклҳои бордоршавӣ. Бордоршавӣ ва инкишофи ҳайвонот. Роҳҳои бордоршавии организмҳо. Моҳияти биологии бордоршавӣ.

Онтогенез (даври ҳаётии ҳайвонот). Давраҳои ҷанинӣ ва баъдиҷанини инкишофи ҳайвонот. Тақсимшавии ҳуҷайра ва ҳосилшавии бластомерҳо, гаструлятсия, ҳосилшавии баргчаҳои ҷанинӣ, органогенез. Иинкишофи бевоситаи организми ҳайвонот ва инкишоф дар асоси ба амал омадани метаморфозҳо.

Гаметогенез ва инкишофи растаниҳо. Фаҳмиш дар бораи мағҳумҳои «гаметофит» ва «спорофит».

Афзоиш ва инкишофи обсабзҳо. Афзоиш ва инкишофи растаниҳои олии спорадор. Афзоиш ва инкишофи растаниҳои гулдор.

Асосҳои генетика ва селексия

Мағҳумҳои асосии генетика (ирсият, тағирпазирӣ, ген, генотип, фенотип, генҳои аллелӣ, гомозигота, гетерозигота, аломатҳои доминантӣ ва ретсессивӣ. Назарияи хромасомавии ирсият.

Ҷуфтикуни моногибридӣ. Қонуни ягонагии насли якум (Қонуни 1-уми Мендел). Қонуни таҷзияи аломатҳо (Қонуни 2-юми Мендел). Доминантии нопурра.

Ҷуфтикуни дигибридӣ. Қонуни новобаста аз ҳадигар ба мерос гузаштани аломатҳо (Қонуни 3-юми Мендел).

Ҷуфтикуни таҳлилӣ. Часпида ба мерос гузаштани аломатҳо (қонуни баҳамчаспии генҳо). Генетикаи чинс. Таъсири мутақобилаи генҳо. Таъсири мутақобилаи комплементарнокии генҳо. Полимерия. Қонуниятҳои тағийрпазирӣ. Тағийрпазирӣи модификатсионӣ. Ҳад (ё меъёр)-и реаксия. Тағийрпазирӣи ирсӣ (комбинативӣ, мутатсионӣ) Таснифи мутатсияҳо аз рӯи тағийрёбии фенотип (мутатсияҳои биохимиявӣ, физиологӣ, анатомӣ-морфологӣ), дараҷаи мутобиқшавӣ (мутатсияҳои мусбӣ ва манфӣ), мазмуни амалӣ гаштан (мутатсияҳои баргарданда ва барнагарданда), моҳияти ифода

гаштан (мутатсияҳои ретсессивӣ ва доминантӣ) ва мазмуни тағйирёбии генотип (мутатсияҳои генӣ, хромасомавӣ ва геномӣ). Генетикаи одам. Усулҳои муайян намудани генетикаи одам (гениалогӣ, дугонавӣ, биохимиявӣ, ситологӣ).

Селексияи растаниҳо, ҳайвонот ва микроорганизмҳо. Тавсифи мағҳумҳои навъ, зот ва штамм. Интихоби сунъӣ. Шаклҳои интихоб (тасодуфӣ, мушоҳидавӣ). Давраҳои селексия (интихоби ҷуфти волидайн, ҷуфтикунӣ, интоҳоби умумӣ ва индивидуалиӣ аз рӯи алломатҳо, усули таҷриба намудани наслҳои бадастовардашуда дар истехсолот).

Усулҳои селексияи растаниҳо. Марказҳои пайдоиши растаниҳои зироатӣ. Давраҳои селексияи растаниҳо. Корҳои И.В. Мичурин. Даствардаҳои селексияи ҳозиразамон.

Селексияи ҳайвонот. Усулҳои селексияи ҳайвонот (инбридинг ва аутдридинг). Селексияи микроорганизмҳо. Биотехнология.

Асосҳои экология

Экология ҳамчун илм. Омилҳои экологӣ (абиотӣ, биотӣ, антропогенӣ) ва таъсири мутақобилаи онҳо (оптимум, маҳдудкунанда, мавзеи экологӣ). Омилҳои биологӣ (нейтрализм, муқобилията, даррандагӣ, паразитизм, симбиоз ва ғайра).

Системаҳои экологӣ. Биогеосеноз. Биосеноз. Продутсентҳо. Консументҳо. Редутсентҳо. Занчири ғизоӣ. Қоиди аҳроми экологӣ (аҳроми ададҳо, аҳроми биомассаи моддаи органикӣ, аҳроми энергия). Ҳусусиятҳои асосии популятсия (соҳтори фазоии популятсия, шумора, зичӣ, тавлидёбӣ, муриш, соҳтори синнусолӣ, соҳтори чинсӣ, динамикаи популятсия).

Хосият ва типҳои биосенозҳо (гуногуни намудӣ, биомасса, ҳосилнокии биологӣ). Эволютсияи экосистемаҳо. Суксессияи экологӣ. Экосистемаҳои сунъӣ (агросенозҳо).

Эволютсия

(Таълимоти эволюционӣ)

Тараққиёти биология то давраи дарвинӣ. Пайдоиши биология (фаъолияти файласуфи Юнон Аристотель, асри IV-и пеш аз милод). Давраи тарққиёти бемайлони шарҳи алломатҳои берунаи растаниҳо ва ҳайвонот (фаъолияти К. Линней, Ж.Б. Ламарк – асрҳои XVI-XVIII). Тадқиқотҳои полеонтологӣ ва анатомии қиёсӣ (фаъолияти Ж. Кюве – асри XIX).

Моҳияти асосии назарияи Ч.Дарвин. Қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволютсия. Интихобӣ табиӣ ва сунъӣ.

Намуд. Сохт ва меъёрҳои намуд. Популятсия. Мубориза барои ҳаёт. Интихоби табиӣ – қувваи асосии ҳаракатдиҳандаи эволютсия. Мутобиқшавии организмҳо ва ҳарактери нисбӣ доштани он. Шаклҳои мутобиқшавӣ. Микроэволютсия (пайдоиши намуд). Тарзҳои пайдоиши намуд (географӣ, экологӣ). Макроэволютсия. Пешрафт ва таназзули биологӣ. Роҳҳои ба амал омадани пешрафти биологӣ. (ароморфоз, идиоадаптатсия, дегенератсияи умумӣ). Коидаҳои эволютсия.

Такомули табиати органикӣ. Пайдоиши ҳаёт дар рӯи Замин. Синтези абиогенний пайвастагиҳои органикӣ. Коасерватҳо. Ароморфозҳои калонтарин (пайдоиши фотосинтез, организми бисёрхӯҷайра, афзоиши чинсӣ).

Пайдоиши одам. Қувваҳои ҳаракатдиҳандаи антропогенез. Давраҳои асосии антропогенез. Нажодҳои одами ҳозиразамон. Тавсифи нажодҳо.

РӮЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Константинов В. М. Общая биология. Учебник / В. М Константинов М.: Академия, 2004. – 25 с
2. Пименова И. Н., Пименов А. В. Лекции по биологии. Учебное пособие / И. Н. Пименова, А. В Пименов. М.: Лицей, 2003. – 62 с.
3. Ржевская Р. А. Медицинская биология. Конспект лекций / Р. А Ржевская // М.: Приор-издат., 2005. 123с.
4. Мамонтов С.Г. «Общая биология / Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. - Москва, 2006. - 241с.
5. Анастасова А.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии / А.П. Анастасова. 2005. – 56 с
6. Киреева Н.М. Биология (способы решения задач по генетике) / Н.М. Киреева // -Волгоград, 2008. – 67 с.
7. Каменский А.А. Биология. Общая биология.10-11 кл /А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. - М.:Дрофа, 2008. – 121 с.

ВИРУСОЛОГИЯ Сарсухан

Вирусология илмest оид ба вирусҳо. Вирусология яке аз шохаҳои ҷавонтарини бунёди илми биология ва тиб буда, бо назардошти хеле хурд будани мазмун (объект)-ҳои тадқиқотии хеш дорои ҳусусиятҳои хос мебошад. Тадриси ин фанн барои донишҷӯёне, ки соҳаҳои биология, кишоварзӣ ва тиббро пеша

кардаанд, ногузир буда, аз онҳо омодагии ҳамачонибаи илмиву методиро оид ба тасниф гуногуни ва вирусҳоро меомӯзад.

Дарсҳои назариявие, ки бо назардошти асосҳои илмию амалии вирусологияи мусир доир ба ин фан омода карда мешаванд, бояд дорои мақсади ошно гардонидани донишҷӯён ба хусусиятҳои муҳиму хоси вирусҳо чун системаҳои зинда, аҳамияти онҳо дар протессҳои ҳаётан муҳими дар табиат, соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ ва тибб амалишаванд бошанд. Зимни амали гадонидани шаклҳои гуногуни корҳои таълимӣ доир ба ин фан, зоҳир намудани таваҷҷӯҳи хоса ба намояндагони олами организмҳои прокариотӣ, баҳусус бактерияҳо зарур мебошад.

Моҳияти воқеи тадриси фанни вирусология бевосита дорои хусусиятҳои физиологӣ ва биокимиёвии гуногунмазмун будани вирусҳоро, ифода мекунад. Маълумотҳои мушаххаси вирусологӣ ба мо имкон медиҳанд, ки дар хусуси мавҷудотҳои ба ҷашм ноаён, қобилияти дар шароитҳои номусоид фаъолият намудан, мутобиқшавӣ ба омилҳои гуногуни муҳит ва дар доираҳои нисбатан васеъ паҳн шудани онҳо дониши амиқ пайдо намоем.

Муқаддима

Таърихи пайдоиш ва тараққиёти вирусология. Мақсад ва вазифаҳои вирусология. Тасаввуротҳои мусир доир ба табиати вирусҳо. Хусусиятҳои фарқунандаи вирусҳо аз шаклҳои дигари мавҷудоти ҳаёт дар рӯи Замин. Маълумоти муҳтассар доир ба тараққиёти илми вирусология. Д.И. Ивановский, асосгузори илми вирусология. Музаффариятҳои даврони ҳозираи вирусология.

Морфология, таркиби химиявӣ ва соҳтори вирусҳо

Морфология ва соҳти вирусҳо. Табиати химиявии вирусҳои фитопатогенӣ ва зоопатогенӣ, вирусҳои ангезандай касалиҳои сироятқунандаи организмҳои ҳайвонот ва одам. Реаксияи ҷавобии вирусҳо ба таъсири моддаҳои химиявӣ.

Репродукси (аз нав ҳосилшавӣ)-и вирусҳо

Роҳҳои аз нав ҳосилшавии (репродуксия)-и вирусҳо. Омилҳои ба репродуксияи вирусҳо таъсир расонанда. Қонуниятҳои умумии репрадуксияи вирусҳо. Зинаҳои репродуксияи вирусҳо.

Табиат ва пайдоиши вирусҳо

Табиати вирусҳо. Роҳҳои пайдоиши вирусҳо. Мавқеи вирусҳо дар биосфера. Таъсири омилҳои физикӣ ба вирусҳо. Таъсири омилҳои химиявӣ ба вирусҳо. Шаклҳои алоҳидаи вирусҳо.

Класификатсияи вирусҳо

Асосҳои таснифоти муосири вирусҳо. Таснифоти вирусҳои зоопатогении геноми КРН-дор. Таснифоти вирусҳои зоопатогении геноми КДН-дор. Таснифи бактериофагҳо. Таснифоти вирусҳои растаниӣ.

Вирусҳои онкогенӣ

Хусусиятҳои умуии вирусҳои онкогенӣ. Таснифоти вирусҳои онкогенӣ. Механизмҳои ташаккули варами вирусӣ. Асосҳои омузиши вирусҳои онкогенӣ. Нигоҳдории КРН- вирусҳои онкогенӣ. Нигоҳдории КДН-и вирусҳои онкогенӣ.

Генетикаи вирусҳо

Асосҳои биологии пайдоиши вирусҳо. Фарқияти нуклеотидии вирусҳо. Дигаргунии сохторию-молекулавии вирусҳо. Таъсири вирусҳо ба ирсияти организмҳои хуҷаин. Фарқи вирусҳои КДН ва КРН-дор. Тағийирпазирии вирусҳо. Усулҳои омӯзиши генетикаи вирусҳо.

Равандҳои тағийирпазирии вирусҳо

Тағийирпазирии сохтор ва хусусияти вирусҳо. Таъсири моддаҳои химиявӣ: намакҳо, металлҳои вазнин. Таъсири омилҳои физикӣ: шуъои ултробунафш, гамма радиатсия, нурҳои рентгенӣ, ҳарорати экстремалӣ. Тағийирпазирии вирусҳо дар зери таъсири ҳарорат. Тағийирпазирии вирусҳои касалиҳои сирояткунандай организмҳои ҳайвонот ва одам.

Патогенези сироятҳои вирусӣ

Класификатсияи инфексияҳои вирусӣ. Роҳҳои интегратсияи геноми вирусҳо ба ҳуҷайра. Инфексияи маҳсулнок, абортӣ ва персистентии вирусҳо ва шароитҳои пайдоиш ва тарақиёти инфексияҳои вирусӣ дошта.

Роҳҳои пешгирии сироятҳои вирусӣ

Роҳҳои иммунологи пешгири инфексияҳои вирусӣ. Усулҳои генетики пайдо кардани устувории растаниҳо ба инфексияҳои вирусӣ. Табобати касалиҳои дорои табиати вирусӣ бо истифода кардан аз усулҳои кимиёвӣ. Ингибиторҳо (моддаҳои суст ва ё қатъгардонанда)-и фаъолияти вирусҳо. Ингибиторҳои вирусҳои фитопатогенӣ.

Таъсири омилҳои мӯҳит ба вирусҳо

Таъсири ҳарорати баланд ва паст. Сатҳи намнокӣ, миқдори O_2 , CO_2 ва дигар шароитҳои мӯҳит ба вирусҳо.

Усулҳои физикӣ ва химиявӣ барзиди касалиҳои вирусӣ

Таъсири гамма радиатсия ба касалиҳои вирусӣ. Таъсири моддаҳои химиявӣ ба касалиҳои вирусӣ. Доир ба чораҳои пешгирий намудани касалиҳои дорои табиати вирусӣ.

Бактериофагҳо ва роҳои истифодаи онҳо дар тиб ва ветеринария

Соҳти бактериофагҳо. Ҳосиятҳои бактериофагҳо. Нақши бактериофаг дар тиби имруза. Истифодаи бактериофагҳо дар хоҷагии қишлоқ. Роҳҳои истифодабарии бактериофагҳо бар зидди касалиҳои инфексионии одамон ва ҳайвонот.

Истифодаи вирусҳо дар илми биотехнология

Ваксинаҳо. Намудҳои ваксинаҳо. Истехсоли ваксинаҳо бо роҳи биотехнологӣ. Роҳҳои ҳосил кардани ҳуҷайраҳои тағириёфта бо истифодаи вирусҳо. Биотехнологияи ҳуҷайра ва бофтаҳо ба роҳи гузаронидани генҳо бо истифодаи вирусҳо.

Нақши вирусҳо дар гуногуни биологӣ

Механизми дохилшавии вирусҳо (КДН ва КРН) ба геноми организмҳои зинда. Пайдошавии аломатҳои навъи ирсият дар организмҳо.

Устувории растаниҳо ба таъсири вирусҳо

Вирусҳои гуногуни растаниҳо. Касалиҳои вируси дар растаниҳои гуногун. Сабабҳои пайдоиши сироятҳои вируси растаниҳои гуногун. Ба вирусҳо устувор будани растаниҳо дар асоси соҳтори растаний ва таъсири омилҳои экологӣ.

РУЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Корочкин Р.Б. Общая вирусология. Учебно-методическое пособие

/ Р.Б. Корочкин, А.А. Глакович, Вербицкий А.А. – Витебск: УО ВГАВМ, 2012.-150 с.

2. Пиневич А. В. Общая вирусология. Учебник / А. В., А. К. Пиневич Сироткин. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 432 с.

3. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология

/ В.Н. Сюрин., Р.В. Белоусова., Н.В. Фомина. - Агропромиздат, 1991. -431 с

4. Троценко Н.И., Белоусова Р.В., Преображенская Э.А. Практикум по ветеринарной вирусологии / Н.И. Троценко., Р.В. Белоусова., Э.А. Преображенская. М.: Колос, 2000. - 272 с.

5. Архипов Н.И., Бакулов И.А., Соковых Л.И. Медленные инфекции животных / Н.И. Архипов., И.А. Бакулов., Л.И. Соковых. - М.: Агропромиздат, 1987. - 121с.

6. Букринская А.Г. Вирусология / А.Г. Букринская. М.: Медицина, 1986. – 58 с.

БИОЛОГИЯИ ТИББЙ

(барои ихтисосҳои корӣ табобатӣ ва дандонпизишӣ)
Мундариҷа

Омӯзиши биологияи тиббӣ барои донишҷӯён таҳкурсии асосӣ дар бораи дарки асосҳои молекулавӣ, соҳт ва фаъолияти хӯчайра, танзими фаъолияти генҳо, механизмҳои интиқоли ахбор, сабабҳои пайдоиши бемориҳои ирсии бо мутатсияҳои генӣ ва хромосомӣ алоқаманд, таъсири омилҳои муҳит ба саломатии инсон, бемориҳое, ки паразитҳо (муфтҳӯрҳо) ба амал меоранд маълумотҳои зарурӣ медиҳад.

Ин асоси назариявӣ барои дар минбаъда омӯзиши фанҳои биохимия, гистология, физиологияи нормалӣ, физиологияи паталогӣ, микробиология, фармакология, педиатрия, неврология, акушерӣ ва гинекологӣ донишҳои заминавӣ ҳосил мекунад.

Мундариҷаи мавзӯъҳои дарсӣ

Нақши илмӣ биология дар системаи таълимоти тиббӣ. Соҳти хӯчайра ва вазифаҳои органеллаҳои доҳили хӯчайра. Усулҳои омӯзиши хӯчайра. Биология ҳамчун илм оиди қонуниятҳо ва механизмҳои фаъолиятҳои ҳаётӣ ва инкишофи организмҳо. Аҳамияти биология барои тиб. Ихтироот ва дастовардҳои муҳим дар соҳаи биологии молекулярӣ ва генетикаи тиббӣ. Таърифи мағҳуми ҳаёт. Хусусиятҳои асосӣ ва умумии ҳаёт. Сатҳи ташакқули ҳаёт. Хӯчайра воҳиди соҳторӣ ва ирсии ҳаёт.

Соҳти молекуляри биомембранаҳои хӯчайра

Мубодилаи моддаҳо ва энергия дар хӯчайра. Соҳтори (модели) мембранаи хӯчайравии Сингер-Николсон. Тавсифии липидҳо ва сафедаҳои мембронагӣ. Нақши гликолипидҳо ва гликопротеидҳо. Ҳосият ва функцияи мембрана дар хӯчайра. Интиқоли фаъол ва гайрифаъол ва намудҳои он дар хӯчайра. Механизми кори сафедаҳои ҳамлу нақлӣ. Мубодилаи моддаҳо ва энергия дар хӯчайра.

Даври ҳаётии хӯчайра. Танзими даври ҳаётии хӯчайра

Шаклҳои тақсимшавии хӯчайра. Митоз, Мейоз. Апоптоз ва некроз. Тавсифи даври ҳаётии хӯчайра ва митозӣ. Интерфаза ва марҳилаҳои он. Тавсифи ситологӣ, ситогенетикӣ ва аҳамияти биологии митоз ва давраҳои он. Апоптоз ва некроз. Апоптоз ҳамчун марги барномарезишудаи хӯчайра. Морфологияи апоптоз ва некроз. Мейоз ва давраҳои он.

Хромосомаҳо, таркиби химияйӣ, соҳт ва таснифот

Соҳтори кислотаҳои нуклеинӣ ва нақши онҳо дар интиқоли ахбори ирсӣ. Хромосомаҳо, таркиби кимиёвии онҳо. Соҳтор ва таснифи хромасомаҳо. Кариотип ва аҳамияти он. Марҳилаҳои борпечкуни маҳсулоти генетикӣ. Соҳт ва инкишофи кислотаҳои нуклеинӣ. Тавсифи раванди репликатсия. Ферментҳои дар репликатсияи КДН иштирок кунанда. Исботи нақши КДН дар интиқоли ахбори генетикӣ. Рамзи генетикӣ ва хосияти он. Хосият ва таснифоти генҳо. Биосинтези сафеда дар ҳуҷайра. Сатҳи ташаккули соҳтории сафедаҳо.

Биология ва генетикаи чинс

Асосҳои генетикаи одам. Чинс ҳамчун аломати биологӣ. Аломатҳои яқумин ва дуюмини чинсӣ. Назарияи муайян кардани чинс. Нақши назаррасӣ омилҳои равандӣ-ичтимоӣ дар ҳодисаҳои транссексуализм ва трансвестизм. Тафриқақунӣ ва пешакӣ муайян намудани чинс. Хроматини чинсӣ ва фарзияи Мари Лайон. Аломатҳои назоратшавандай маҳдудият ва пайвастшавӣ бо чинс. Ташакулёбии чинс дар одам. Бемориҳои хромосомавии чинсӣ.

Усулҳои омӯзиши ирсияти одам

Хусусияти генетикаи одам. Усулҳои омӯзиши генетикаи одам. Нақши омилҳои ирсӣ ва муҳит дар патогенези беморӣ. Гурӯҳҳои асоси бемориҳои ирсӣ. Бемориҳои тамоюли ирсӣ дошта. Машварати тиббӣ- генетикӣ. Мақсад ва вазифаҳои машварати тиббӣ-генетикӣ. Усулҳои мусоиди ташхиси перинаталии бемориҳои модарзодӣ.

Қонуниятҳои бамеросгузорӣ

Таъсири тарафайни генҳо. Навъи меросгирии аломатҳо. Қонуниятҳои ирсият ҳангоми ҷуфтшавии моногибридиӣ ва полигибридиӣ. Таъсири мутақобила ва ҷаспиши генҳо ҳамчун маҳдудкунандаи қонунҳои Мендел. Муносабатҳои генҳои аллелӣ: доминантнокии пурра ва нопурра, доминантнокии барзиёд кодоминантнокӣ.

Ирсияти генҳои ҳампайваст

Омӯзиши қонуни ҳампайвастагии генҳо. Ҳампайвости пурра ва нопурраи генҳо. Таҷрибаҳои Т. Морган. Гуруҳҳои ҳампайвости аутосомӣ ва гоносомӣ. Кроссинговер, гаметаҳои кроссоверӣ ва ғайрикроссоверӣ.

Қонуниятҳои асосии тағийирпазириӣ

Омуҳтани шаклҳои тағийирпазирии организмҳо ва сабабҳои он. Тағийирпазирии фенотипӣ. Меъёри реаксия. Тағийирпазирии генотипӣ ва шаклҳои он (комбинативӣ ва мутатсионӣ). Фарқияти мутатсия аз модификатсия. Фенокопия ва генокопия.

Биология ва генетикаи чинс

Омухтани чинс ҳамчун аломати биологӣ. Аломатҳои якумин ва дуюмини чинсӣ. Аломатҳои ба чинс идоракунанда ва ҷудокунанда, ба меросгузории онҳо. Аломатҳои ба X-хромосома ҳампайваст ва голандрикӣ. Назарияи хромосомӣ ва мувозинати чинс. Хроматини чинсӣ.

Асосҳои генетикаи одам

Усулҳои омӯзиши ирсияти одам. Омухтани одам ҳамчун объекти татқиқоти генетикӣ. Усули клиникӣ-генеалогӣ. Ҳарактеристикаи навъҳои ирсияти аломатҳо. Усули дугоникӣ. Меъёрҳои зиготанокии дугоникҳо. Формулаи Холсингер. Усули ситогенетикӣ дар ташхиси бемориҳои ирсии одам. Усули популяцисионӣ, статистикӣ.

Клиника ва генетикаи баъзе бемориҳои генӣ ва хромосомии одам

Омухтани таснифи генетикии бемориҳои ирсӣ. Мутатсиҳои генӣ ҳамчун сабаби бемориҳои мубодилаи моддаҳо. Клиника ва генетикаи баъзе бемориҳои генӣ (фенилкетонурия, албинизм, галактоземия, муковиссидоз, гемофилия, гиперлипопротеинемия, синдром Леша-Нихан, бемории Вилсон-Коновалов, миодистрофияи Дюшенна-Беккер).

Генетикаи инкишофи проэмбрионалӣ

Афзоиши организмҳо. Гаметогенез. Тавсифи гаметогенез. Ҳусусиятҳои гаметогенези одам. Сохтор ва функцияи тухмҳуҷайра. Ҳусусиятҳои биологии репродуксияи одам. Афзоиши организмҳо. Гаметогенез. Инкишофи гаметаҳо.

Инкишофи ҷанинӣ ва баъд аз ҷанини организмҳо

Марҳилаҳои эмбриогенез. Инкишофи проэмбрионалӣ. Механизмҳои асосӣ ва марҳилаи буҳронии эмбриогенез. Гаструлатсия. Таснифоти нуқсонҳои модарзодии инкишоф.

Гомеостаз

Гомеостаз ва хронобиология. Ритмҳои биологӣ ва вазифаҳои хронобиология. Таҷдид ва кучаткуни узвҳо ва бофтаҳо. Аҳамияти биологӣ ва механизмҳои гомеостаз. Ритмҳои биологӣ ва аҳамияти онҳо дар тиб. Регенератсия (таҷдид). Намудҳои он, сатҳ ва усулҳо. Омӯхтани мағҳум оиди гомеостаз. Асосҳои кибернетикии гомеостаз. Дараҷаҳо ва механизмҳои танзими гомеостаз.

Машварати тиббӣ – генетикӣ

Омухтани мақсад ва вазифаи машварати тиббӣ генетикӣ. Усулҳои муосири ташхиси батни бемориҳои ирсӣ. Ҳарактеристикаи марҳилаҳои тартибдиҳии пешгӯйии генетикӣ: а) муайян кардани дараҷаи хатари генетикӣ; б) муайян кардани оқибати вазнинии тиббӣ

ва ичтимоии аномалияҳо: в) перспективаи истифода ва фоиданокии усулҳои ташхиси батнӣ.

Асосҳои экология

Фан, вазифа ва усулҳои экология. Қисмҳои экология. Муҳити зисти организмҳои зинда. Омилҳои экологӣ. Ҷамоаи табиӣ: популяцияҳо, биосеноз, биогеосиноз, экосистема. Алоқаи экология ва тибб. Экосистемаҳои Тоҷикистон.

Биосфера ва одам

Биосфера ҳамчун системаи табии таъриҳӣ. Таркиби биосфера. Консепсияҳои ҳозира оиди биосфера. Аҳамияти организмҳои зинда дар табиат. Эволюцияи биосфера. Ноосфера. Тағйиротҳо дар биосфера.

Экологияи одам

Ҳифзи табиат ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ. Фанни экологияи одам ва вазифаҳои он. Хусусиятҳои муҳити зисти одамон. Антропо-экосистемаҳо ва хусусиятҳои экологиии шаҳрҳо. Аҳолӣ ва проблемаҳои демографӣ. Ҳифзи табиат ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ. Минтақаҳои маҳсуси муҳофизатӣ ва вазифаҳои онҳо.

Таълимоти эволюционӣ

Таърихи назарияи эволюционӣ. Популяция ва намуд. Омилҳои элементарии эволюция. Қонунҳои микро – ва макроэволюция. Ақидаҳои асосии назарияи эволюционии мусир.

Антропогенез

Мафҳуми антропогенез. Қонуниятҳои антропогенез. Омилҳо ва қувваҳои ҳаракатдиҳандай антропогенез. Марҳалаҳои антропогенез. Шаклҳои адаптивии экологиии одамон. Мавҳум дар бораи најодҳо. Танқиди најодпарастӣ ва дарвинизми иҷтимоӣ.

Марҳилаҳои онтогенез

Танзими онтогенез. Гомеостаз ва механизмҳои он. Регенератсия. Трансплантатсия. Гомеостаз ва механизмҳои он. Таълимот оиди ҳаяҷон (стресс). Регенератсия. Регенератсияи физиологӣ ва репаративӣ. Усулҳои регенератсия. Трансплантатсия.

Таъсири фаъолияти одам ба гидросфера

Маълумоти асоси оид ба гидросфера. Аҳамияти об дар табиат ва ҳаёти одамон. Захираҳои обҳои нӯшоқӣ. Истифодабарии захираҳои обӣ. Сарчашмаҳои олудакунандай муҳити обӣ. Чорабиниҳо оид ба тоза ва ҳифз кардани об.

Олудашавии муҳити табиии атроф ва саломатии аҳолӣ

Муҳити ҳаётии одам. Талаботи одам. Мафҳуми «саломатии инсон». Таъсири ҳолати муҳити атроф ва саломатии одамон. Ҳатари экологӣ.

Асосҳои паразитология ва паразитологияи тиббӣ

Таърихи муҳтасари паразитология. Вазифаҳои паразитологиии тиббӣ. Шаклҳои алоқаи биотики дар табиат. Мағҳумҳои асосии паразитология. Мағҳуми хуҷаин ва шаклҳои он. Муносибати паразит ва хуҷаин. Пайдошавии паразитҳо.

Экологияи паразитҳо

Муносибати тарафайн дар системаи «паразит - хуҷаин». Мутобиқашавии паразитҳо. Асосҳои экологии таснифи паразитҳо. Касалиҳои трансмиссивӣ. Касалиҳои сарчашмаи табии дошта.

Рӯйхати адабиётҳо

1. Холбегов М.Ё. Биологияи тиббӣ / М.Ё. Холбегов- Нашриёти «Эр-граф» -Душанбе, 2018. – 218 с.
2. Исмоилова М.А. Биология и тиббӣ / М.А Исмоилова - Душанбе, 2010. – 76 с.
3. Бердиев Н.Б. Биология / Н.Б. Бердиев. Нашриёти «Адиб» - Душанбе, 2009. – 121 с.
4. Тейлор Д. Биология / Д.Тейлор, Н., Грин, У. Старт.- Под редакцией – Москва. «Мир» 2005. – 121 с.
- 5.Иванов В. И. Генетика / В. И Иванов - Москва ИКЦ «Академкнига» 2007. – 54 с.
6. Пехов А. П. Биология. Изд-во «Российский университет дружбы народов» /А. П. Пехов -Москва, 2010. – 100 с.
- 7.Ярыгин В.Н. Биология / В.Н. Ярыгин Москва, Изд-во «Медицина» - 2010. – 121 с.
- 8.Чебышев Н. В. Руководство к лабораторным занятиям по биологии /Н. В. Чебышев - Москва, Изд-во «ГЭОТАР- Медиа» –2008. – 213 с.

ҚИСМИ II. ФАННҲОИ ТАҲАСУСӢ

ФИЗИОЛОГИЯИ ҲУҶАЙРАИ РАСТАӢ **Сарухан**

Курси маҳсуси «Физиологияи ҳуҷайраи растаниӣ» яке аз қисмҳои аввалини асосии фанҳои биологӣ буда, равандҳои дар он ба амал оянда ҳамаи қонуниятҳои сабзишу инкишофи организмҳоро ифода менамояд. Ақидаи илмие, ки кулли организмҳо аз ҳуҷайра ташкил ёфтаанд яке аз комёбиҳои бузурги назариявии биология мебошад. Тадқиқотҳои бисёрсолаи олимон дар равандҳои гуногун нишон додаанд, ки дар ҳадди ҳуҷайравӣ намудҳои аз ҷиҳати эволюционӣ ва таксономӣ аз ҳамдигар дур аз ҷиҳати соҳтор ва хусусиятҳои

биохимияй бә ҳам монандй доранд. Назарияи илмии ҳучайравй дар аспи XIX пешниҳод шуда яке аз қашфиётҳои бузурги илмҳои табиатшиносӣ ба ҳисоб меравад.

Вазифаи фанни мазкур ба донишҷӯён додани маълумотҳои муосир доир ба сохтор ва вазифаҳои ҷузъҳои ҳучайра, алоқамандии онҳо, равандҳои дар ҳучайраи растани ҷоришаванда ва дигар равандҳои мубодилаи модда ва энергия мебошад.

Барнома аз 16- мавзӯъ иборат буда, онҳо ҳамаи масъалаҳои вобаста ба ҳусусиятҳои ҳучайра, сохтор ва вазифаҳои ҷузъҳои ҳучайра ва дигар ҷабҳаҳои ин фанни маҳсусро дар бар мегирад. Ҳусусан ба сохтор ва вазифаҳои мембранаҳои биологӣ, ба равандҳои дар ҷузъҳои алоҳидай ҳучайра ҷоришаванда аҳамияти маҳсус дода шудааст.

Муққадима

Физиологияи ҳучайраи растани илм оиди ташаккул, сохтор ва вазифаҳои ҷузъҳои ҳучайра буда, таҳқурсии асосии илмию назариявии биологияи муосир мебошад. Вазифаи асосии ин фан омӯҳтани сохтор ва вазифаҳои ҳучайра дар ҳаддҳои гуногун муайян намудани ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳоси органелаҳои ҳучайра ва равандҳои физиологӣ ва биохимиявии дар онҳо гузаранда мебошад.

Ҳучайра воҳиди хурдтарини ҳаёт буда, дар он ҳамаи равандҳои физиологӣ ва биохимияй бә амал меоянд ва қобилияти худафзоишкунӣ дорад. Аз ин рӯ ҳучайраро организми хурдтарин низ меноманд, чунки вай ҳамаи ҳосиятҳои асосии организмҳои зиндаро зохир менамояд. Барои тасдиқи он чунин аломатҳои зеринро номбар кардан мумкин аст.

1) Мустақилона гизо гирифтани: 2) Сабзиш ва инкишоф ёфтани (бо роҳи тақсимшавӣ): 3) Ба таъсири омилҳои гуногун ҷавоб додани: 4) Қобилияти худро пурра сохта тавонистан (ё барқароркарда тавонистан- регенератсия).

Соҳти ҳучайраи растани

Равандҳои асосии фаъолияти ҳаётни ҳучайраи растани. Баъзе андешаҳо оиди пайдоиши ҳучайра. Таркиби химиявии ҳучайра. Шаклҳо ва намудҳои ҳучайраи растани. Фарқияти асосии ҳучайраи растани аз ҳучайраи ҳайвон. Ҳусусиятҳои умумии физики ва химиявии ҳучайра. Сохтори ҳучайра. Ҷузъҳои ҳучайра. Дифференсиатсияшавии ҳучайра. Тақсимшавии ҳучайра.

Усулҳои таҳқиқи ҳучайраи растани

Баъзе маълумотҳо доир ба қашфиёти техникии микроскопӣ ва тарақиёти он. Усули микроскопии равшани. Усули

микроскопикунин әлектронй. Усулҳои ситохимиявии таҳзиқи ҳучайра. Истифодаи усулҳои сентрифугакунонй дар чудо кардани ҷузъҳои ҳучайра. Истифодаи усулҳои хромотография дар чудо кардани моддаҳои органикии ҳучайра. Истифодаи усулҳои гистохимия, микрохирургия ва ташхиси рентгенострукции ферментҳо ва дигар моддаҳои органикии ҳучайра.

Соҳтор ва вазифаҳои ҷузъҳои ҳучайра

Тавсифи умумии соҳтори ҳучайраи растаний. Ядро ва ситоплазма. Мағҳуми протопласт. Девораи (чилди) ҳучайра. Соҳти микроскопии он. Раванди ҳосилшавии девораи ҳучайра. Соҳти якумин ва дуюмини девораи ҳучайра. Таркиби химиявии он. Маводҳои чилди ҳучайра. Селлулоза, моддаҳои пектинӣ. Гемиселлулозаҳо, ферментҳо ва ғайра. Вазифаҳои асосии девораи ҳучайра: такягоҳӣ, ҳимоякунӣ, буферӣ. (идора кардани ҳолат ва миқдори об), нақлиётӣ. Фазои байни ҳучайравӣ, фазои озодаппопласт, системаи симпластҳо. Плазмодесмаҳо. Мембранаҳо, микронайчаҳо. Плазмолемаҳо. Функцияи плазмодесмаҳо: ҳаракати моддаҳои органикӣ ва минералӣ, моддаҳои идоракунанда (фитогормонҳо), гузаронидани сигналҳои электрикӣ ва ғайра. Матрикси ситоплазма-гиалоплазма ё ин ки ситозол.

Мембранаи биологӣ

Соҳтори мембранаҳои оддӣ ва мураккаб. Раванди ҳосилшавии мембранаҳо. Таркиби химиявии мембранаҳо. Функцияи компонентҳои мембрана: сафедаҳо, липидҳо, қандҳо, ионҳои металҳо ва элементҳои ғайри металлӣ ва ғайраҳо. Хусусиятҳои физикӣ ва химиявии мембранаҳо. Компартментҳо, комплексҳои мултиферментӣ. Фаъолияти биохимиявии мембранаҳо. Равандҳои интегратсионӣ ва нақши мембранаҳо дар он.

Ядро

Соҳт ва хусусиятҳои ядро. Таркиби химиявии ядро. Шираи ядро, хроматин. Сафедаҳои ядрогӣ, хромасомаҳо. Туршиҳои нуклеинӣ-КДН ва КРН. Ядроча, таркиб ва вазифаи он. КРН ва рибосомаҳои ядроӣ. Алоқамандии генетикии ядроча бо тури эндоплазматикӣ ва аппарати Голҷӣ.

Чилди ҳучайра

Соҳт ва хусусиятҳои чилди ҳучайраи растаний ва фарқияти он аз ҳучайраи ҳайвон. Таркиби химиявии чилди ҳучайра, вазифаҳои он: скелетӣ муҳофизатӣ. Гузаронандагии маводҳои дар об ҳалшуда бо роҳи диффузия, нигоҳдории миқдори муайянни оби ҳучайра, чудо нигоҳ доштан ва идора кардани муҳити беруни ва дохилии ҳучайра, танзими суръати ҷараёни ионҳо ва молекулаҳо ба дохили ҳучайра,

дохилшавии гизои маъданӣ. Тасвири микроскопии электронии чилди ҳуҷайра. Матрикс ва эктодесмаҳо.

Ситоплазма, протоплазма ва гиалоплазмаи ҳуҷайраи растани

Таркиби химиявии ситоплазма ва протоплазма. Ҳусусиятҳои физикии протоплазма. Соҳти электронии протоплазма. Ягонагӣ ва фарқияти ин қисмҳои ҳуҷайра. Вазифаҳои асосии ситоплазма, протоплазма ва гиалоплазма.

Плазмолемма, тонопласт, тури эндоплазматики ва аппарати Голҷӣ

Соҳтори мембрани Ҷаҳонӣ ва таркиби химиявии плазмолеммаҳо. Функсиюн плазмолемма ва тонопласт. Алоқамандии генетикии ин ҷузъҳои ҳуҷайра. Соҳтори электронӣ ва дигар ҳусусиятҳои физикиву химиявии онҳо, вазифаи тури эндоплазматикӣ ва аппарати Голҷӣ.

Рибосомаҳо, лизосомаҳо, пероксисомаҳо ва микронайчаҳо

Соҳтори рибосомаҳо, лизосомаҳо, пероксисомаҳо ва микронайчаҳо. Таркиби химиявии ин ҷузъҳо. Субҳиссаҳои рибосомаҳо ва полисомаҳо. Вазифаи рибосомаҳо. КРН ва намудҳои онҳо. Функсиюн лизосомаҳо, пероксисомакҳо ва микронайчаҳо.

Митохондрия

Ҳусусиятҳои морфологии митохондрияҳо. Ташаккули мемранагии митохондрияҳо. Соҳтори микроэлектронии митохондрияҳо. Таркиби химия-вии митохондрияҳо. Вазифаи митохондрияҳо. Занцири нақлиёти электронӣ. Фосфорнокшавии туршонӣ. Синтеза АТФ, нафаскашии аэробӣ. Даври Кребс. Туршиҳои нуклеинии митохондрия. Системаи синтези сафедаҳо, алоқамандии митохондрияҳо бо дигар органоидҳои ҳуҷайра.

Хлоропластҳо

Соҳти морфологии хлоропластҳо. Системаи мемранагии хлоропласт. Соҳтори микроскопии электронии хлоропластҳо. Таркиби химиявии хлоропластҳо. Пигментҳои хлоропласт. Туршиҳои нуклеинии хлоропласт. Функсиюн физиологӣ ва биохимиявии хлоропласт. Рибосомаҳо ва системаи синтези сафедаҳо дар хлоропласт. Занцири нақлиётни электронӣ. Фосфорнокшавии фото-синтетикӣ. Синтези АТФ. Раванди азхудкуни СО₂. Даври Бенсон- Калвин ва дигар роҳҳои азхудкуни СО₂ дар раванди фотосинтез дар хлоропластҳои ҳуҷайра.

Системаи катализитикии ҳуҷайра

Ферментҳо ҳамчун катализаторҳои биологӣ. Ҳусусияҳои физикӣ-химиявии ферментҳо. Ситологияи ферментҳо. Структураи ферментҳо. Таснифоти ферментҳо. Системаи туршавию

барқароршавӣ. Потенсиали биоэлектрикӣ, нақлиёти ионҳо. Системаҳои регулятории ҳуҷайра ва омилҳои идоракунандай он (равшани, РН-и муҳит, ҳарорат, об ва дигар ангезандаҳо).

Системаи ирсии танзимкунандай КДН ва КРН-и ҳуҷайраи растани

Аппарати генетикии ҳуҷайра. Соҳти молекулавии КДН ва КРН. Ҳусусиятҳои физикӣ-химиявии КДН ва КРН. Коди генетикӣ. Роҳҳои тақсимшавии ҳуҷайра. Мейоз ва митоз. Кишти бофтаҳо ва ҳуҷайраҳои чудо (изолятсия) карда шуда. Маълумот дар бораи муҳандиси генетикӣ ва асосҳои биотехнология.

РӮЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Забиров Р. Физиологияи растаниҳо / Р. Забиров - Душанбе, 2005. 392 с.
2. Толибеков Д.Т. Дастури таълимӣ оиди физиологияи растаниҳо / Д.Т. Толибеков - Душанбе, 1999. – 85 с.
3. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений / В.В. Кузнецов. М.: Высшая школа, 2006. - 740 с.
4. Грин Н. Биология / Н. Грин, У. Старт, Д. Тейлор- Москва, Изд-во «Мир» - 1990. – 121 с.
5. Свенсон К. Клетка / К. Свенсон, П. Уэбстер М.: Изд-во МГУ, 1980. – 129 с.
6. Бергельсон Л.Д. Мембранны, молекулы, клетки /Л.Д. Бергельсон- М.: 1982. – 182 с.
7. Бутенко Р.Г. Экспериментальный морфогенез и дифференциация в культурном ток растений / Р.Г. Бутенко // 35-е Тимирязевское чтение. -М.: Наука, 1975. – 64 с.
8. Гамалей Ю.В. Эндоплазматическая сеть растений / Ю.В. Гамалей // 53-е Тимирязевское чтение. СПб.: Наука, 1994. - 80 с.
9. Полевой В.В. Физиология растений / В.В. Полевой -М.: Высшая школа, 1989. – 464 с.
10. Якушкина Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина - М.: 1980.- 84 с.
11. Мирзораҳимов А.К. Физиологияи растаниҳо /А.К. Мирзораҳимов, К.Ниматова (Китоби дарсӣ) -Душанбе, «ЭР-граф», 2019. - 303 с.
12. Раҳимов М. Экологияи умумӣ (Дастури таълимӣ) / А. Эргашев, М. Раҳимов - Душанбе, 2019.- 220 с.
13. Раҳмиҳудоев Г. Кори мустаъқилона ва худомӯзии донишҷӯён аз физиологии растаниҳо Дастури таълимӣ / Г. Раҳмиҳудоев, К. Ниматова - Душанбе, 2019. - 45 с.

14. Мирзораҳимов А.К. Физиологияи растаниҳо / А.К. Мирзораҳимов, К. Ниматова. (Китоби дарсӣ) «ЭР-граф» - Душанбе, 2020.- 286 с.

МУБОДИЛАИ ОБ ДАР РАСТАНӢ

Сарсухан

Барои фаъолияти доими растаниӣ об лозим аст. Ҳамаи равандҳои физиологии, ки дар растаниӣ мегузарад тавассути об мегузарад. Об дар тамоми равандҳои физиологии растаниӣ, фотосинтез, мубодилаи моддаҳо, трансипартсия нақши муҳим дорад. Вайроншавии речай об боиси тағиیر ёфтани мубодилаи модда дар растаниӣ мегардад. Муҳити обӣ барои гузаштани бисёр равандҳои асосии ҳаёти ҳӯҷайраи организмҳои зинда нақши муҳимро ичро мекунад. Об ҳалкунандай асосӣ ва метаболити фаъолкунандай бисёр равандҳои биохимияйӣ мебошад.

Муқаддима

Аҳамияти об дар ҳаёти растаниҳо. Хусусиятҳои физиологиии об дар растаниӣ. Об - муҳити алоқамандкунандай тамоми қисмҳои организми растаниҳо. Хислати ҳалкунандагии об. Танзимкунандай пайдарҳамии сохторҳои ҳӯҷайравӣ, бофта ва организм ба шумор рафтани об. Тақсими растаниҳо вобаста ба қабули об. Ҳаҷми умумии об дар таркиби организмҳо. Ҳаҷми буҳоршавии об аз организми растаниҳо. Аҳамияти кимиёвию био-кимиёвии об. Об ҳамчун таъминкунандай дохилшавии моддаҳои ғизӣ ба организм. Об танзимкунандай ҳарорати тани растаниӣ, таъминкунандай ҳаҷми муайян ва устувории ҳӯҷайра ва бофтаҳо.

Соҳт ва хосиятҳои об

Хосиятҳои соҳторӣ ва хусусиятҳои оби тоза. Хосиятҳои физикавии об. Зичии об. Кашишхурӣ сатҳӣ ва часпакнокии об. Соҳти молекулавии об. Ионизатсияи об. Хислати ҳалкунандагии об. Соҳти яҳ ва оби моеъ. Ҳолати об дар маҳлулҳо. Маҳлули элоктролитӣ. Гидрататсияҳои яқумин (ё наздик). Гидрататсияҳои дуюмин (ё дур). Таъсири радикалҳои гидрофобӣ ба соҳти об. Маҳлули сафедаҳо. Оби иммобиллизатсионӣ.

Мубодилаи об дар ҳӯҷайра

Миқдори об дар ковокиҳои байниҳӯҷайравии организми растаниӣ. Ҳолати об дар ҳӯҷайра. Оби пайваста: оби осмотикий

пайваста, оби колоидй-пайваста, оби қатранок-пайваста. Оби озод. Миқдори об дар таркиби чилди ҳучайра, ситоплазма, пластидаҳо, митохондрияҳо ва ядро. Оби таркиби вакуола. Ҷаббиши осмотикии об. Осмос ва қонунҳои он. Фишори гидростатикӣ. Иқтидор (потенсиал)-и фишори осмотикӣ. Иқтидори кимиёвӣ. Иқтидори обӣ. Ҳучайра чун системаи осмотикӣ. Қувваи ҷаббиш. Фишори тургорӣ. Фишори муқобили чилди ҳучайра равонашуда. Ҳодисаҳои плазмолиз ва деплазмолиз. Ҳодисаи ситориз.

Механизми ҳаракати об дар организми растани

Ҳолати об дар таркиби хок. Механизмҳои нигоҳ доштани об дар таркиби хок. Имконияти истифодабарии об. Захираи максималии об дар таркиби хок. Намнокии ба пажмурдашавӣ организми растани. Намнокии мӯтадили таркиби хок.

Соҳти реша. Ғилофаки реша ва аҳамияти физиологии он. Меристемаҳои апикалий (негӣ)-и реша. Реша: минтақаи тақсимшавӣ, минтақаи ҷаббиш, минтақаи кашишхурии ҳучайраҳо ва минтақаи гузаронандай реша. Тафриқашавии бофтаҳои реша. Ризодерма. Пустлоҳ. Эпидерма. Силиндри марказии реша. Протоксилема. Метаксилема. Ксилема. Протофлоэма. Метафлоэма. Флоэма. Нақлиёти моддаҳои органикӣ аз баргу поя ба реша. Ҳусусиятҳои сабзиш намудани реша ва фаъолияти ҳаракаткунандагии он. Ҷаббиши об ва моддаҳои ғизӣ тавассути реша ва нақлиёти радиалии онҳо. Фишори шираи ҳучайраҳои решавӣ ҳамчун воситаи ҳаракатдиҳандай ҷараёни болоравандай об дар растани. Ҳудошавии об аз баргу пояи растаниҳо. Гуттатсия. Аҳамияти физиологии ин ҳодисаҳо дар ҳаёти растаниҳо. Транспиратсияи барг ҳамчун воситаи ҳаракатдиҳандай ҷараёни болоравандай об дар растани. Барг чун узви транспиратсионӣ. Транспиратсияи масомавӣ ва кутикулавӣ. Танзими транспиратсияи масомавӣ. Механизми қушодашавӣ ва пушидашавии масомаҳо. Шиддатнокии транспиратсия. Тағийрёбии шабонарузии транспиратсия. Коэфисенти транспиратсионӣ. Ҳосилнокии транспиратсионӣ.

Ҳусусияти мубодилаи об дар растаниҳо вобаста ба гуногуни сатҳи экологии онҳо

Растаниҳои обӣ (обсабзҳо). Растаниҳои хушкӣ: растаниҳои пойкилогидратӣ (бактерияҳо, обсабзҳои қабуду сабз, обсабзҳои дараҷаи пасти тартиби Procariotae, занбуруғҳо, гулсангҳо ва ғайра) растаниҳои ғомойгидратӣ (сархасшаклон, луткухмҳо ва пешидатухмҳо). Муносибати растаниҳои гулдор нисбат ба об: гигрофитҳо, гидатофитҳо, гидрофитҳо, ксерофитҳо ва мезофитҳо.

Асосҳои физиологии обёрии заминҳои кишта

Устувории растаниҳо ба таъсири омилҳои муҳит. Таъсири каму зиёд буданини речай оби таркиби хок ба фаъолияти растаниҳо. Дар минтақаҳои гумидӣ ва аридӣ кишт намудани растаниҳо. Масъалаи норасоии об. Коэффиценти устувории растаниҳо ба норасогии об. Вобастагии мубодилаи оби таркиби растаниӣ аз омилҳои экологӣ: тобоварии растаниҳо ба хушкӣ: шумораи фардҳои растаниҳо дар масоҳати муайяни замин: омилҳои иқлими (сарфи об барои транспиратсия ва ҳарорат, намнокии таркиби ҳаво, туман, шамол, равшаниӣ, миқдори боришот ва ғайра), омилҳои эдофикаӣ (миқдори об, фишори осмотикӣ маҳлули таркиби хок, сохту дараҷаи намнокии хок ва ғайра). Норасоии об ва таъсири он ба равандҳои физиологӣ. Назарияи мубодилаи об ва обёри намудани растаниҳои кишта.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Вотчал Е. Ф. О движении пасоки (воды) в растении / Е. Ф. Вотчал. -Москва, 1897. – 32 с
2. Тимирязев К. А. Борьба растения с засухой / К. А Тимирязев Избр. соч., т. 2.- Москва. 1948. - 123 с.
3. Алексеев А. М., Водный режим растения и влияние на него засухи /А. М. Алексеев - Каз. 1948. – 89 с.
4. Крафтс А.Вода и ее значение в жизни растений / А. Крафт, Х. Карриер, К. и Стокинг - Москва,1951. – 132 с.
5. Максимов Н. А., Избр. работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений, т. 1— Водный режим и засухоустойчивость растений / Н. А. Максимов -М. 1952. – 162 с.
6. Скачин Ф. Д. Критический период у растений к недостаточному водоснабжению / Ф. Д. Скачин., Н. А. Максимо - М.1961. – 321 с.
7. Гусев Н. А. Физиология водообмена растений / Н. А. Гусев. т. 3. М., 1967. - 210 с.

ФОТОСИНТЕЗ

Сарсухан

Фотосинтез чараёни нодире мебошад, ки дар раванди он энергия рӯшноии офтоб ба энергияи химиявӣ мубаддал мегардад. Дар натиҷаи он аз чор атоми гидроген зери таъсири гармии баланд дар офтоб, як атоми геллий ҳосил шуда миқдори муайяни энергия

чудо мешавад, ки як микдори он дар шакли мавҷҳои барқию магнитӣ то сатҳи Замин омада мерасанд.

Фотосинтез ин яке аз ҷараёнҳои физиологиу биохимиявие мебошад, ки дар раванди эволюсия пайдо шуда дар натиҷаи он табиат ва биосфера бо моддаҳои органикӣ ва оксиген таъмин карда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, омузиши ҷабҳаҳои физиологии он барои ҳалли проблемаҳои биологӣ ва тиббӣ мубрам мебошад.

Муқаддима

Таърихи қашфиёти фотосинтез. Таърихи рушди таълимот оид ба фотосинтез. Моҳият ва аҳмияти фотосинтез. Омӯзиши фотосинтез аз тарафи Ҷ.Пристлӣ. Саҳми олимони тоҷик Ю.С.Носиров., Яқубова М.М., оид ба фотосинтез.

Барг ҳамчун узви фотосинтетикии растани

Пайдоиши барг ҳамчун зинаи биологии фотосинтез. Ҳусусияти соҳти барг ҳамчун аппарати фотосинтетикӣ. Барг ҳамчун системаи оптикӣ. Хлорофилҳо. Ҳусусиятҳои кимиёвии соҳторӣ ва ҳосиятҳои спектралии онҳо. Ҳосиятҳои физикӣ ва химиявии хлорофиллҳо. Вазифаи хлорофиллҳо. Давраҳои асосии биосинтези молекулаи хлорофил.

Хлоропласт аҳамият ва вазифаи он дар фотосинтез

Хлоропласт ҳамчун органеллаи маҳсус гардондашудаи фотосинтез. Соҳтори ташаккулёбии хлоропласт ва таркиби кимиёвии он. Ҷилди беруни хлоропласт. Системаи мебранавии доҳили хлоропласт.

Системаи пигментии организмҳои фотосинтезкунанда

Пигментҳо ҳамчун системаҳои якуми фоторетсепторӣ. Ду типи асосии системаҳои фоторетсептории фотосинтез. Вазифаи пигментҳо дар фотосинтез. Каротиноидҳо ва вазифаи он. Фикобилинҳо ва вазифаи он.

Марказҳои реаксионии фотосинтез ва занчири нақлиётӣ электронҳо (ЗНЭ)

Системаи якуми пигментӣ. Системаи дуюмӣ пигментӣ. Механизмҳои давраи рӯшноии фотосинтез. Интиқоли ғайридаврии электронҳо. Ҳосилшавии аденоzinsefосфат (АСФ).

Роҳи С₃-фотосинтез (даври Калвин)

Даври торикии фотосинтез. Алоқамандии захирашавии фотосинтетикии CO₂ бо реаксияҳои фотокимиёвӣ. Ферементҳои ибтидоии даври Калвин.

Роҳи С₄-фотосинтез (даври Хетч-Слек-Карпилов)

Даври рашанин фотосинтез. Равшаниро фуру бурдани пигментҳо. Ҳолатҳои электронии ба ҳайяҷоной пигментҳо(синглентӣ триплетӣ). Гуногуни маҳсулотҳои фотосинтез даври Хэтч-Слейк-Карпилов ва САМ метаболизм. Нақши экологии онҳо.

Механизмҳои эндогенӣ (дохилӣ)-и танзими намудани фотосинтез

Танзими фотосинтез дар дараҷаи барг. Тағийрёбииҳои функционалий дар ҳӯҷайраҳои мезофилл. Таъсири байни ҳамдигарии бофтаҳои барг вобаста ба фотосинтез. Танзими раванди фотосинтез дар растани том.

Энзимологияи фотосинтез

Дараҷаҳои ташаккули тавсифи ферментҳо. Дараҷаҳои аз молекула болотари ташаккули соҳториии ферментҳои сикли Калвин.

Экологияи фотосинтез

Экологияи фотосинтез ҳамчун нишондиҳандай такомули биологӣ. Таъсири шароитҳои беруна ба фотосинтез. Вобастагии фотосинтез аз таъсири шароитҳои беруна ва ҳолати организм. Аҳамияти кайҳони доштани растаниҳо. Такомули биосфера. Тағийрёбии фотосинтез дар давоми рӯз ва мавсими сол.

РӮЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Бобоҷонова М.А. Фотосинтез / М.А. Бобоҷонова, М.С. Нарзулӯев. -Душанбе, 2010. - 142 с.
2. Мокроносов А.Г. Фотосинтез /А.Г., Мокроносов, В.Ф. Гавриленко, Т.В. Жигалова // Физиолого-экологические и биохимические аспекты. -М.: Академия, 2006.- 121 с.
3. Алехина Н.Д. Физиология растений / Н. Д. Алехина М.: Академия, 2005. - 176 с.
4. Медведев С.С. Физиология растений / С.С Медведев - СПБ, Изд-во. С.-Петербургского университета, 2004. – 222 с.
5. Кузнецов В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева - М.: Высшая школа, 2006. - 325 с.
6. Hall D.O. Photosynthesis / D.O. Hal., 1 K.K. University Press, 1999. – 89 p.
7. Биль К.Я. Экология фотосинтеза / К.Я Биль-М.: Наука, 1993.– 143 с.
7. Эдвардс Дж. Фотосинтез С3- и С4-растений, механизмы и регуляция / Дж. Эдвардс, Д. Уокер -М.: Мир, 1986. - 324 с.

8. Гавриленко В.Ф. Избранные главы физиологии растений / Гавриленко В.Ф. М.: Изд-во МГУ, 1986. - 76 с.

9. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений / Т. Гудвин, Э. Мерсер - М.: Мир, 1986.- 124 с.

ФИЗОГИРИИ МАЪДАНИИ РАСТАНИХО

Сарсухан

Физиологияи ғизои маъданӣ, яке аз қисмҳои таркибии илми физиологияи растаниӣ буда дар таърихи инкишофи он саҳми хоса гузаштааст. Фақат растаниҳо қобилят доранд, ки элементҳои маъданиро бо решашон ҷаббида организми худашонро ташкил диданд.

Растаниҳо қобиляти аз муҳити атроф бо микдори кам ё зиёд элементҳои химиявиро ба худ қабул намуданро доранд. Аз ин рӯ дар таркиби растаниҳо қариб тамоми ҷузъиёти (элементҳои) мавҷударо дарёфт намудан мумкин аст. Аммо бисёре аз онҳо ба гурӯҳи элементҳои ивазнашаванда ва зарури дохил намешаванд. Элементҳо он гоҳ зарур ба ҳисоб мераванд, ки агар дар набудани он ҳодисоти ҳаётин растаниӣ мӯътадил нагузарад, норасогиаш ба вайроншавии ҳодисоти ҳаёти оварад ва ҳангоми баррасӣ намудани ин норасои ҳодисоти мӯътадил ҷори шавад он дар табаддулоти моддаҳо ва энергия бевосита иштирок намояд.

Растаниӣ бо кумаки системаи решашояш макро ва микроэлементҳоро аз маҳлули хок бо намуди ионҳои гуногун аз худ мекунад. Ионҳои маводи маъданӣ дар бофтаҳои растаниҳо аз рӯи мансубияташон ба намуд ва гурӯҳои гуногун ба микдор ва таносуби ҳархела ҷойгиранд.

Ин қисмати илми физиология хело муҳим мебошад. Дар ин қисмат донишҷӯён бо ғизогирии растаниҳо аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ дар дарсҳо ошно мегарданд.

Таҷрибаҳоро асосан дар ҷойҳои гуногуни нашъунамоӣ растаниҳо мегузаронанд. Дар қисмати сарди сол ин хоначаҳоро бо асбобҳои маҳсус гарм мекунанд. Ин хел иншоотро гармхона меноманд. Вақтҳои охир баҳри нашъунамои сунъии растаниҳо асбобҳои барқии гуногун истифода мешаванд. Иншоотеро, ки дар он кулли омилҳои рушду камолёбии растаниӣ идорашавандаро, пажӯҳишгоҳи иқлими сунъӣ- фитотрон меноманд.

Муқаддима

Таърихи омӯзиши ғизогирии маъдании растаниҳо. Саҳми олимон дар омӯзиши ғизогирии маъдании растаниҳо. Аҳамияти

омӯзиши корҳои Б. Ван - Гелмонт. Корҳои омӯзиши Ю. Либих вобаста ба ғизогирии растаниҳо. Саҳми олимон Сакс ва Кноп дар омӯзиши равандҳои ғизогирии растаниҳо. Аҳамияти корҳои илмии Д.А. Сабинин дар ғизогирии растаниҳо. Саҳми олимони тоҷик оиди омӯзиши равандҳои ғизогирии маъданӣ растаниҳо.

Вазифаҳои физиологии элементҳои маъданӣ

Элементҳои барои организмӣ растаниӣ зарур. Таркиби хокистари растаниӣ вобаста ба намудҳои растаниӣ. Корҳои илмии Сакс ва Кноп. Усулҳои омӯзиши ғизогирии растаниӣ.

Аҳамияти физиологии макроэлементҳо

Нақши макроэлементҳо дар раванди сабзиши растаниҳо. Ба гурӯҳи макроэлементҳо дохилшаванда: С, О, Н, N, P, S, K, Ca, Mg, Si. Нақши онҳо дар сабзиш ва нумӯи растаниӣ.

Аҳамияти физиологии микроэлементҳо

Таъсири микроэлементҳо ба растаниӣ. Нақши микроэлементҳо: Cl, Fe, Mn, Zn, Na, Ti, Ni дар ҳаёти растаниҳо.

Дохилшавии намакҳои маъданӣ ба воситай системаи решавӣ

Аҳамияти решашо дар фаъолияти ҳаётии растаниҳо. Системаи решавӣ ҳамчун узви фурубаанди намак. Ҳусусиятҳои дохилшавии намакҳо ба системаи решавӣ. Таъсири шароитҳои беруна ба дохилшавии намакҳо. Таъсири омилҳои дарунӣ ва фурубарии намакҳо. Механизм ва роҳҳои дохилшавии намакҳои маъданӣ ба воситай системаи решавӣ.

Дохилшавӣ ва мубаддалшавии пайвастагиҳои нитрогени таркиби растаниӣ

Аҳамияти нитроген дар ҳаёти растаниҳо. Ҳусусияти аз худкардани нитрогенӣ молекулавӣ. Аҳамияти физиологии нитроген. Бактерияҳои нитрогеназхудкунанда.

Ғизогирии нитрогении растаниҳои дараҷаи олиӣ

Мубодилаи нитрогении растаниҳо. Сарчашмаи асосии ғизогирии нитрогенӣ. Нитратҳо ва аммиак асоси ғизогирии нитрогенӣ. Аҳамияти нитратҳо ва аммиак дар фаъолияти ҳаётии растаниҳо.

Хок ҳамчун сарчашмаи моддаҳои ғизоӣ

Ҳусусиятҳои муҳими хок. Моддаҳои ғизоии хок ва аз худкунии онҳо. Аҳамияти кислотаҳои хок. Аҳамияти микроорганизмҳои дар хок буда. Роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии хок.

Шароитҳои пайдошавии моддаҳои гумуси дар хок

Аҳамияти гумус дар равандҳои хок пайдошави, ҳосилхезӣ ва ғизогирии растаниҳо. Моддаҳои гумусии хок. Гумус сарчашмаи ғизои нитрогенӣ.

РУЙХАТИ АДАБИЁТХО

1. Толибеков Д.Т. Дастири таълими оид ба Физиологияи растаниҳо / Д.Т. Толибеков- Душанбе, 1997. - 132 с.
2. Медведов С.С. Физиологияи растаниҳо I / С.С. Медведов. А.К. Мирзораҳимов. Н. Ниматова. Ф.А. Абдухолиқова.(Китоби дарсӣ). – Душанбе: «ЭР-граф», 2019 - 303 с.
3. Эргашев А. Физиологияи растаниҳо /А.Эргашев, А.Қ. Сайфудинов, З.С. Қиёмова - Душанбе, 2013. - 174 с.
4. Забиров Р.Г. Дастири таълимии корҳои лабораторӣ оид ба физиологияи растани / Р.Г. Забиров, М.Х. Файратов, С.Ҳ. Раҳмонова, Д.Т. Толибеков -Душанбе, 2006. - 144 с.
5. Забиров Р. Физиологияи растаниҳо (нашри дуюм) / Р.Г. Забиров - Душанбе, 2019. - 476 с.

РАСИШ ВА ИНКИШОФЁБИИ РАСТАНИ Сарсухан

Расиш ва инкишоф ҳусусияти чудонашавандай организмҳои зинда мебошанд. Ин ҷараёни интегралӣ мебошад. Организми растани об ва моддаҳои ғизоиро фӯру бурда, энергияро захира мекунад. Дар он таъсирҳои зиёди мубодилаи моддаҳо гузашта дар натиҷа растани расиш ва инкишоф меёбад. Ҷараёнҳои расиш ва инкишоф робитаи дутарафа доранд, чунки одатан организм дар як вакт ҳам расиш ва ҳам инкишоф меёбад.

Оид ба расиши растани дар баъзе ҳолатҳо мо аз руи зиёдшавии вазни умумии биологии растани баҳо медиҳем, ки ин он қадар дуруст нест, чунки биомасса метавонад каму зиёд шавад. Ҳангоми расиш ва инкишоф растани микдоран ва сифатан тағиیر меёбад. Дар раванди расиш бошад пайвастагиҳои нави кимиёвӣ ҳосил мешаванд, моддаҳои маъданӣ фурубурда мешаванд ва ғайра, ки дар натиҷа вазни хушки растани зиёд мешавад. Агар ин нишондодро алоҳида ба назар гирем, мо хато мекунем, чунки дар раванди расиши тухум вазни он кам мешавад. Нишондиҳандаҳои зиёде мисол шуда метавонанд, ки тамоми мағҳуми расишро дар бар гирифта наметавонанд. Оид ба расиш дар рафти зиёдшавии баландии поя, дарозии реш, дарози ва бари барг ва ғайтаро гуфтан мумкин аст.

Муқаддима

Маълумоти муҳтасар оиди расиш ва инкишофи растаниҳо. Инкишофёбии растани. Нишондиҳандаҳои расиш. Параметрҳои расиш. Каҷҳатти расиш. Диферентсировка. Тотипотентнокӣ.

Мафхұмҳои диферентсировка. Марҳиллаҳои индивидуалии инкишоф.

Зинаи инкишофи қанинни организми растаниҳо

Ташаккуләбии қанин. Танзими эмбриогенези растаниҳо. Ташаккуләбии тухмҳо. Ташаккул ёфтани меваҳо. Оромии тухмҳо. Апомиксис.

Зинаи нашви (вегетативӣ) – и онтогенези растаниҳо

Нешзани тухмҳо. Меристемаи апикалии навда. Инкишофи барг. Инкишофи решас. Тафриқашавии рагҳо.

Зинаи инкишофи ҷинсӣ (генеративӣ)

Ба амал омадани гулкунӣ. Ташаккул ёфтани меристемаҳои флоралӣ. Ташаккул ёфтани узвҳои гул. Ташаккул ёфтани гаметофити занона. Ташаккуләбии гаметофити мардона. Бордоршавӣ. Зинаи инкишофи сенилиӣ.

Системаи гормоналии растаниҳо

Мафхуми фитогормон. Танзимкунандаҳои молекулаи растаниҳо. Аломатҳои тақвиятёфта ва нусхабардоришууда дар растани. Таъсири мутақобилаи аломатҳо.

Ауксин – гормони расиши шоҳу навдаҳо

Таърихи кашфи ауксин. Биосинтез ва деградатсияи ауксин. Ҳаракати ауксин. Таъсири физиологии ауксин. Ауксин ва муҳити физиотехнологии дохилии гетрогенӣ. Ауксин ва қанин. Ауксин ҳамчун гербитсид. Таъсири физиологии ауксин ва ситокининҳо дар шароити *in vitro*.

Ситокинин – гормони нуғи решас

Таърихи кашфи ситокини. Биосинтез ва инактиватсияи ситокини. Метаболизми ситокининҳо дар растаниҳо. Механизми таъсири ситокининҳо. Таъсири физиологии ситокининҳо. Таъсири ситокинин аз нуғи решас то нуғи навда. Таъсири мутақобилаи ауксин ва ситокининҳо. Ситокининҳо ва паразитҳои растаниҳо.

Гибберлин – гормони барг

Таърихи кашфи гибберлин. Биосинтези гибберлин. Таъсири физиологии гибберлинҳо. Механизми гузаронидани сигнали гиббереллини. Гибберлин ва гулкунии растаниҳо. Аҳамияти гибберлинҳо дар хоҷақи қишлоқ.

Кислотаи абсизӣ (КА) – ҳабарбари стрессӣ обӣ

Таърихи кашфи кислотаи абсизӣ. Биосинтези кислотаи абсизӣ. Структураи химиявии кислотаи абсизӣ. Механизми таъсири-кислотаи абсизӣ. Нақши физиологии нақши кислотаи абсизӣ дар

растаниҳо. Кислотаи абсизӣ ҳамчун интиқолдиҳандай хабар. Кислотаи абсизӣ - гормони стресси осмотики (фишори тарровиши).

Этилен

Таърихи кашфи этилен. Нақши физиологии этилен. Биосинтези этилен. Қабул ва интиқоли ахбор. Этилен ҳамчун гормони механикии стресс. Этилен ҳамчун шифобахши захмҳои растаний. Танзими резиши барг дар арзҳои мӯътадил. Ташаккул ва пухта расидани мева. Стресси биотикӣ. Этилен ва шукуфтани баргҳои растаний.

Дигар моддаҳои гормоналии растаниҳо

Брассиностероидҳо. Кислотаи Жасмин. Кислота салицилӣ. Олигосахаринҳо. Пептидҳои кӯтоҳ.

Қабули сигналҳои рӯшнӣ

Принципҳои асосии фотоқабулкунии нур. Минтақаҳои аз ҷиҳати физиологӣ муҳими спектр. Фитохром ва криптохром. Фоторетсептсия дар минтақаи сурҳи спектр: системаи фитохромӣ.

РУЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Толибеков Д.Т. Физиологияи растаниҳо / Д.Т. Толибеков -Душанбе, 1997. - 132 с.
2. Медведов С.С. Физиологияи растаниҳо I / С.С. Медведов., А.К. Мирзораҳимов, Н. Ниматова, Ф.А. Абдухоликова (Китоби дарсӣ) «ЭР-граф». Душанбе, 2019. - 303 с.
3. Эргашев А. Физиологияи растаниҳо / А. Эргашев, А.Қ.Сайфудинов, З. С. Қиёмова- Душанбе, 2013. -174 с.
4. Забиров Р.Г. Дастури таълимии корҳои лабораторӣ оид ба физиологияи растаний / Р.Г. Забиров, М.Х. Файратов, С.Х. Раҳмонова, Д.Т. Толибеков- Душанбе, 2006. - 144 с.
5. Забиров Р. Физиологияи растаниҳо (нашри дуюм) / Р. Забиров- Душанбе, 2019. - 476 с.

МОРФОЛОГИЯИ ФУНКСИОНАЛИИ РАСТАНИҲО

Сарсухан

Мувофиқи маълумотҳои таснифотӣ, растаниҳо дар асоси алломатҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Масалан: вобаста ба муҳити зист – онҳоро ба растаниҳои обӣ (обсабзҳо) ва растаниҳои сатҳи хушкӣ, вобаста ба дараҷаи ташаккулёбӣ ба растаниҳои дараҷаи паст (бактерияҳои хлорофилдор, обсабзҳо, занбӯруғҳо, хамиртурушҳо) ва растаниҳои дараҷаи олӣ (ушнаҳо, сарахсҳо, луттуҳмон ва пӯшидатуҳмон) ҷудо мекунанд. Гурӯҳбандии

растаниҳои дараҷаи олий аз рӯи соҳти поя, муайян намудани растаниҳои алафӣ, буттагӣ ва дарахтӣ оварда мерасонад.

Дар баробари такомулёбии ҳаёт дар рӯи Замин, хусусиятҳои фарқунандай растаниҳо аз организмҳои дигар якбора зиёд гардида, зарурияти чудо кардани онҳо аз рӯи як қатор аломатҳои берунӣ низ пеш омодааст. Барои аксарияти растаниҳо хусусияти шохаронии появу навда ва решаша хос мебошад, ки ба зиёдшавии сатҳи тани онҳо оварда мерасонад. Мавҷудияти ин аломат низ, ба тарзи гизогирӣ онҳо алоқаманд мебошад. Яъне, шохаронии появу навдаҳо ва решаша растаниҳо бешубҳа ба рафти аз худ намудани энергия (равшанӣ), ҷузъиётҳои газмонанд (гази карбонат) ва моеъ (об ва намакҳои маъданини дар таркиби он ҳалшуда)-и муҳит вобастагӣ дорад.

Вобаста ба тарзҳои афзоиш растаниҳоро ба гурӯҳҳои растаниҳои пӯшидатухм (гулдор), лӯчтуҳм ва спорадор чудо мекунанд. Растаниҳои пӯшидатухм дар навбати худ аз рӯи як қатор аломатҳо (соҳти тухм, барг, поя ва решаша) ба синфи растаниҳои якпалла ва дупаллагиҳо нисбат дода мешаванд. Ҳамин тавр, гурӯҳбандии растаниҳо ба оилаҳо, авлодҳо, намудҳо, популятсияҳо ва ғайра бевосита аз гуногуни шаклҳои ҳаётии онҳо шаҳодат медиҳад.

Муқаддима

Мақсад, мазмун ва вазифаҳои морфология. Таърихи илми морфология. Мағҳуми морфологияи растаниҳо. Метаморфози решаша, поя, ва барг. Узвҳои нашвӣ ва генеративӣ. Шохаронии навда. Алоқамандии морфология бо дигар фаннҳо.

Таркиби химиявии ҳуҷайра

Модаҳои гайриорганикӣ ва органикӣ ҳуҷайра. Омӯзиши элементҳои химиявии таркиби ҳуҷайра. Нақши элементҳои химиявӣ. Моддаҳои гайриорганикӣ: об ва намакҳои минералий. Моддаҳои органикӣ: сафеда, ҷарб, карбогидрат, кислотаҳои нуклеинӣ.

Соҳти вазифаҳои ҳуҷайра

Мембранаҳои биологӣ. Ядро. Митохндрія. Ҷилди ҳуҷайраи растаниӣ. Ситоплазма. Рибосомаҳо. Пластидаҳо. Соҳти хлоропласт. Мембранаҳои плазматикӣ, хлоропласт, ядроӣ.

Мубодилаи моддаҳо ва табдили энергия дар ҳуҷайра

Метаболизми ҳуҷайра. Тарзҳои гизогирӣи организмҳо. Ассимилятсия. Диссимилиятсия. Синтези сафеда. Синтези қандҳо. Ҳосилшавии амино-кислотаҳо. Тарзҳои гизогирӣи организмҳо: автотрофҳо ва гетротрофҳо.

Мубодилаи энергетикий ва пластикии ҳучайра

Фотосинтез ва нафаскашӣ. Ҳосилшавии АТФ. Давраи равшании фотосинтез. Давраи торикии фотосинтез.

Худсозӣ ва биогенези сохторҳои ҳучайра

Давраҳои онтогенези ҳучайраи растаний. Худсозии сохторҳои ҳучайравӣ. Худсозии мембранаҳо. Худсозии полисомаҳо. Худсозии микронайча ва микрофиламентҳо. Биогенези хлоропластҳо. Биогенези митохондрияҳо. Биогенези мембранаҳо.

Бофтаҳо

Бофтаҳои меристемавӣ. Мағҳуми бофта. Соҳти бофтаҳои растаний. Бофтаҳои мерисистемавии апикалий. Бофтаҳои мерисистемаи латералий.

Бофтаҳои содда ва мураккаб

Бофтаҳои содда: паренхима, колленхима, склеренхима. Бофтаҳои мураккаб: ксилема, флоэма ва эпидерма.

Узвҳои растаний

Соҳт ва вазифаи барг. Соҳт ва вазифаи поя. Соҳт ва вазифаи реша. Соҳт ва вазифаи гул. Соҳт ва вазифаи тухм. Мева.

Системаҳои функционалии растаниҳо

Системаи физогирӣ аз ҳаво. Системаи физогирӣ аз таркиби хок. Системаи ҷаббишу гузаронанда. Системаи ҳаракат. Системаҳои чинсӣ.

Системаҳои интегратсионии растаниҳо

Танзимкуний дар дараҷаи ферментҳо. Системаи ирсии танзимкунанда. Системаи мембранныи танзимкунанда. Танзими трофикий (физоӣ).

Системаи танзими гормоналий.

Мағҳуми фитогормон. Ауксин. Гиберлин. Ситокнин. Кислотаи абсиз. Этилен. Боздорандаҳо.

РУЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Базилевская Н.А. Краткая история ботаники / Н.А. Базилевская, И.Л. Белоконь, А.А Щербакова - М., 1968. - 310 с.
2. Бергельсон Л.Д. Мембранны, молекулы, клетки / Л.Д. Бергельсон-М., 1982. - 12 с.
3. Вавилов Н.И. Избранные труды / Н.И. Вавилов // Проблемы происхождения, географии, генетики, селекции растений, растениеводства и агрономии -Наука, 1965. Т.5: - 322 с.
4. История биологии с начала XX века до наших дней -М.,1975. - 660 с.

5. Курсанов А.Л. Ученый и аудитория / А.Л.Курсанов -М.,1982. - 272 с.
6. Нарзуллоев М.С. Морфологияи функционалии растаниҳо / М.С. Нарзуллоев, А.К.Мирзораҳимов, Ҳ. Ҳ. Содиков-Душанбе ,ҶДММ «Контраст» , 2010. - 112 с.
7. Давлатов А. С.Морфологияи растаниҳо / А.С.Давлатов, Р.Б.Сатторов - Душанбе, 2013. - 140 с.

АСОСҲОИ УСТУВОРИИ РАСТАНИҲО

САРСУХАН

Растаниҳо одатан дар зери таъсири стрессорҳо – омилҳои номусоиди муҳити зист қарор мегиранд. Ҳолате, ки дар он растаниҳо гирифтори таъсири ин ё он омили стрессӣ гаштаанд, стрессорҳо меноманд. Стрессорҳо пайдоиши биотикӣ ва ҳам абиотикӣ доранд. Ба стрессорҳои биотикӣ патогенҳо – замбӯруғҳои касалиовар, бактерияҳо ва вирусҳо, инчунин заرارрасонҳои растаниҳо дохил мешаванд. Стрессорҳои абиотикӣ, ин норасогии намии хок (хушкӣ), таъсири ҳароратҳои экстремалӣ (баланд ва паст), микдори барзиёди ионҳо дар таркиби хок (шӯршавии хок), гипоксия (норасогии оксигени хок), таъсири рӯшноии ниҳоят баланд ё паст, таъсири нурҳои ултра��унафш, зиёдшавии микдори газҳои заҳрнок (SO_2 , NO_2 , O_3) дар атмосфера ва гайраҳо мебошанд. Дар ин дастур механизми устуворнокии растаниҳо ба таъсири баъзе стрессорҳои маъмули абиотикӣ мавриди муҳокима қарор мегирад. Устуворнокӣ ин қобилияти нигоҳдории доимии муҳити дохилии растаниӣ (нигоҳдории гомеостаз) ва амалишавии фаъолияти давраҳои ҳаётӣ дар шароити таъсири стрессорҳо мебошад.

Стратегияи мутобиқшавии растаниҳо ба таъсири стрессорҳо

Яке аз нишонаҳои умумии таъсири стрессорҳо қатъшавии протесси рушд ва нумӯи растаниӣ мебошад, аммо дар сатҳи фитосеноз – пастшавии маҳсулнокии растаниӣ ба шумор меравад. Стрессорҳо ба камшавии суръати рушд, ҳатто аз дараҷаи иқтидори генетикии растаниӣ ҳам камтар боис мегардад. Агар ҳосили ба даст овардаи рекордии зироатҳои кишоварзиро бо ҳосили миёнаи якчандсолаи он муқоиса намоем, таъсири қувваи заرارровари стрессорҳои муҳталифро баҳо додан мумкин аст. Агар ҳосили рекордиро ҳамчун маҳсулнокии зироат дар шароити идеалӣ ҳисобем (100%), он гоҳ талафёбии ҳосил аз таъсири стрессорҳо вобаста аз

зироат дар ҷаҳон аз 65 то 87%-ро ташкил менамояд. Баъзан чунин ҳолатҳое ба ҷашм мерасад, ки якчанд стрессорҳо ба таври комбинатсионӣ бо дигар стрессорҳо якҷоя таъсир менамоянд, ки дар натиҷа таъсири манфии онҳо пурӯрттар мешавад. Масалан, таъсири шароити хушкӣ дар бисёр маврид бо таъсири ҳарорати баланд якҷоя ба миён меояд.

Ҳодисаҳое, ки дар растаниҳо ҳангоми таъсири стрессорҳо ба назар мерасанд, ба ду категория ҷудо намудан мумкин аст:

•заррарёбӣ дар сатҳи гуногуни структурию функционалии сохтори растаниӣ дар мисоли денатуратсияи (вайроншавӣ) молекулаҳои сафедаҳо, дигаргуншавии протсесси метаболизм ва қатъшавии рушди қобилияти кашидашавандагии ҳучайра ҳангоми хушкшавии он дар шароити хушкӣ ё ин ки шӯршавии хок:

•реаксияҳои ҷавобӣ, ки барои ба шароити нави стрессорӣ мутобиқ шудани растаниӣ имконият медиҳад ва боиси тағиیرёбӣ дар экспрессияи генҳо, метаболизм, функцияҳои физиологӣ ва гомеостаз мегарданд. Маҷмӯи чунин реаксияҳоро мутобиқ-шавӣ (акклиматсия) меноманд. Растаниӣ дар протсесси мутобиқшавӣ қобилияти тобовариро ба таъсири стрессорҳо ба даст меорад. Мутобиқшавӣ ҳангоми ҳаётгузаронии организм ба вуҷуд меояд ва ин ҳусусият аз насл ба насл намегузарад. Дар як вақт ин ҳодиса дар асоси он имкониятҳои дар генотипи растаниӣ вуҷуд дошта, яъне дар ҳудуди меъёри маҷмӯи реаксияҳо боиси аз ҷиҳати ирсӣ каму зиёдшавии тағиирёбихои имконӣ дар ташаккулёбии генотипи растаниӣ амалӣ мешавад.

Муқаддима

Асосҳои устувории растаниҳо. Асосҳои тобоварии растаниҳо ба шароити хушкӣ. Ҳушкии атмосферӣ ва хокӣ. Механизми устуворнокии ҳучайра. Тақсимоти об дар байни узвҳои растаниҳо. Зинаҳои стресс. Реаксияи аввали стресс.

Механизмҳои устувории растаниҳо

Устувории растани ба стресс. Физиологияи стресс. Механизмҳои стресс дар дараҷаи ҳучайра. Механизми стресс дар дараҷаи популация.

Физиологияи стресс

Равандҳои физиологи вобаста ба фаъолияти тобоварии растаниҳо ба шароитҳои номусоид. Ба ҳушки тобоварии растаниҳо. Ба гарми тобоварии растаниҳо.

Стресси гармӣ ва фаъолияти физиологии растаниҳо

Ҳарорат ҳамчун омили таъсир асоси барои рушду нумуъи растаниҳо. Устувории растаниҳо ба гармои замин.

Стресси обӣ ва фаъолияти физиологии растаниҳо

Тағирёбии протсесҳои физиологӣ биохимиявии дар бофтаи растани ҳангоми норасоии об. Роҳҳои мутобиқшавии растаниҳо ба беобӣ.

Стресси ҳароратӣ ва фаъолияти физиологии растаниҳо

Таъсири ҳарорати баланд ба растаниҳо. Тағийирёбии равандҳои физиологи дар бофтаҳои растани дар зери таъсири ҳарорати баланд ва паст.

Хусусиятҳои физиологии растаниҳо ба хушкӣ устувор

Ба хушки тобоварии растаниҳо. Хушкиҳои таркиби ҳаво (атмосфера) ва хок. Ҳолати устуворӣ.

Ба хунуки тобоварии растаниҳо

Табиати физиологи биохимиявии устувории растаниҳо ба хунукӣ. Растаниҳои ба сарди устувор.

Механизми адаптатсия ва устуворӣ ба намак

Сернамакшавии таркиби хок. Таъсири маҳсусгардидаи намудҳои гуногуни сернамакшавии. Таркиби хок ба суръати равандҳои физиологӣ.

Галофитҳо ва адаптатсия эвалюционӣ ба намак

Механизмҳои стресс да дараҷаи популяция. Устувории растаниҳо ба шурии замин. Шуршавӣ ва зарари он.

Таъсири стресси намакӣ ба равандҳои физиологӣ

Сернамакашавии таркиби хок. Устувории растаниҳо ба шурии хок. Функцияҳои физиологӣ ва протсесҳои рушд ҳангоми стресс.

Таъсири физиологии норасогии оксиген ё беоксигенӣ ба растаниҳо

Устувории растаниҳо ба норасогии оксиген. Ба таъсири газҳо тобовар будани растаниҳо. Устувор ба таъсири нурҳои радиоактивӣ.

Акклиматсияи растани

Фаъолгардии протсесҳои анаэробӣ ҷамъшавии модаҳои заҳролуд дар бофтаи растаниҳо. Устувории растаниҳо ба анаксия.

Стресси оксидкунанда

Оксидкунандаҳои биологӣ. Тавсифи умуми. Нафаскашӣ. Хемосинтез. Фотосинтез.

Таъсири моддаҳои заҳрноки атмосфера ба равандҳои физиологӣ

Таъсири маҳсусгардидаи намудҳои гуногуни сернамакшавии таркиби хок (хлорнокшавӣ ва сулфатнокшавӣ) ба суръати протсесҳои физиологӣ.

Таъсири металлҳои вазнин ба равандҳои физиологӣ

Макроэлементҳо, хусусиятҳои хоси химияви ва таснифоти онҳо дар фаъолияти растаниҳо. Таъсири металлҳои вазин ба растаний ба мисоли кадмий, никел, симоб, сурб, мис, кобалт ва гайра.

РУЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Эргашев А. Асосҳои физиологии устувории растаниҳо / А.Эргашев, А.К.Сайфудинов, Ш.А.Эсаналиева, С.Ф. Қараев - Душанбе, 2016. - 124 с.
2. Абдуллаев А. Физиология хлопчатника в условиях стресса / А. Эргашев, Б.Б. Джумаев , Х.А, Абдуллаев -Душанбе, Дониш, 2013.- 154 с.
3. Алёхина Н.Д. Физиология растений / Н. Д. Алёхина, Ю.В.Балнокин, В.Ф.Гавриленко – 2-е изд., - М.: Академия, 2007. - 640 с.
4. Альтергот, В.Ф. Действие повышенной температуры на растение в эксперименте и природ / В.Ф. Альтергот - М.: Наука.- 1981. - 56 с.
5. Генкель, П.А. Физиология жаро-и засухоустойчивости растений / П.А. Генкель - М.: Наука,1982. - 280 с.
6. Дроздов, С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растаний / В.К.Курец, А.Ф.Титов. Л.: Наука,1984.-167 с.
7. Кершанская, О.И. Фотосинтетические основы продукционного процесса у пшеницы / О.И. Кершанская - Алматы, 2007. - 242 с
8. Эргашев А. Действие ультрафиолетовой радиации на физиолого-биохимические процессы у растений в условиях высокогорья / А.Эргашев, З.Н. Абдурахманова, Б.Б.Чумаев, А.Абдуллаев -Душанбе, 2006. - 116 с.

ЭНЗИМОЛОГИЯ

САРСУХАН

Энзимология яке аз шохаҳои муҳимтарин ва марказии биология ба шумор меравад. Ин фаннест дар бораи ферментҳо, катализаторҳои биологӣ. Ферментҳо моддаҳои табиатан сафедавианд, ки суръати реаксияҳои кимиёиро дар узвиётҳои зинда метезонанд. Онҳо дар вучуди хӯҷайра (воҳиди универсалии элементарии сохтории тамоми узвиётҳои зинда) ҳосил шуда, раванди фаъолгардонии қобилияти реаксионии пайвастагиҳои гуногуни кимиёиро таъмин мекунанд.

Дар замони ҳозира муваффакиятҳои назариявӣ ва амалии энзимология дар ҳалли масъалаҳои муҳими биокимиё, биологияи молекулавӣ ва биотехнология нақши калон мебозанд. Бояд бигӯем, ки равандҳои ҳаётан зарурии системаҳои зинда, аз қабили гузаронидани ахбори ирсӣ, биоэнергетика, биосинтез ва таҷзияи биомолекулаҳо, трансдуксия ва гайраҳо равандҳое мебошанд, ки суръат ва самараи физиологии ниҳоияшон дар сатҳи биосинтез ва танзими фаъолияти каталитикии ферментҳо амалӣ мегардад. Ферментҳои тозакардашударо дар омӯзиш ва ошкор намудани механизми ташаккули соҳтории биомолекулаҳо васеъ истифода мебаранд.

Ферментҳо дар саноати ҳӯрокворӣ ва дорусозӣ аҳамияти муҳими амалӣ доранд. Онҳоро дар технологияи нонпазӣ, паниртайёркунӣ, шаробпазӣ, истехсоли чой, спирт, кислотаҳои узвӣ, аминокислотаҳо, витаминҳо ва антибиотикҳо хеле васеъ истифода мебаранд.

Аҳамияти энзимология дар тибб низ хеле бузург аст. Тағийрёбии амалигардии равандҳои биокимиёй инсонро ба bemoriҳои гуногун мубтало месозанд, зоро ҳангоми тағиири фаъолиятнокии ферментҳо суръати реаксияҳои биокимиёй коҳиш мейбанд. Воқеан яке аз сабабҳои асосии пайдошавии bemoriҳои метabolитикӣ ин тағийрёбии фаъолиятнокии ферментҳо ва суст шудани равандҳои биокимиёй буда метавонад.

Гуфтаҳои боло тасдиқ менамоянд, ки тадриси ин фанни багоят муҳими биологӣ барои мутахассисони ояндаи ихтисосҳои биологӣ, тиббӣ, кишоварзӣ ва биотехнологӣ бениҳоят зарур мебошад.

Муқаддима.

Таърихи омӯзиши ферментҳо. Энзимология ҳамчун илм. Омузиши ферментҳо дар давраҳои гуногун. Саҳми олимони ҷаҳон дар омӯзиши ферментҳо. Саҳми профессор Бобоҷонова Муҳаббат Абдураҳмоновна дар рушди энзимология дар Тоҷикистон. Ҳосиятҳои умумии ферментҳо.

Тавсифи муҳтасари катализи ферментативӣ

Катализ чист? Ферментҳо ҳамчун катализаторҳои биологӣ. Механизми таъсири катализаторҳо.

Хусусиятҳои умумии ферментҳо

Фаъолияти ферментҳо вобаста ба омилҳо: ҳарорат, концентратсияи ионҳои гидроген (pH -и муҳит), концентратсияи субстрат, фаъолкунандаҳо, боздорандаҳо, нури равшани.

Танзими фаъолияти функционалии ферментҳо

Фаъолкунандаҳои амали ферментҳо. Боздорандаҳои амали ферментҳо. Боздорандаҳои умумӣ. Боздорандаҳои маҳсус.

Номгузории ферментҳо

Лоиҳаи номгузории ферментҳо дар конгреси 5-уми байналмиллии биологҳо. Низоми номгузории ратсионалӣ. Тағйирдодани номгузории ферментҳо дар тули солҳо.

Махсусиятнокии амали каталитикии ферментҳо

Механизми таъсири махсусиятнокии таъсири ферментҳо. Махсусиятнокии гурӯҳӣ. Махсусиятнокии мутлақ. Махсусиятнокии нисбӣ. Махсусиятнокии стереокимиёи. Дараҷаи ниҳоят баланди махсусиятнокии таъсир.

Соҳтори ферментҳо

Таркиби химиявии ферментҳо. Марказҳои фаъоли ферментҳо. Тавсифи марказнокии баъзе ферментҳо. Марказҳои асосии ферментҳо. Маркази каталитикӣ. Маркази субстратӣ. Маркази аллостерикиӣ.

Механизми амали ферментҳо

Механизмӣ реаксияи ферментативӣ. Саҳми В. Анри дар омӯзиши реаксияҳои ферментативӣ.

Кинетикаи реаксияҳои ферментативӣ

Кинетикаи ферментативӣ. Вобастагии суръати реаксияи ферментативӣ аз концентратсияи субстрат.

Коферментҳо ва кофакторҳо

Мағҳуми кофермент. Коферментҳои алифатикӣ. Коферментҳои ароматикӣ. Коферментҳои ҳетеросиклӣ. Коферментҳои нуклеозидӣ ва нуклеотидӣ.

Таснифоти ферментҳо

Таснифоти муосири ферментҳо. Тақсими ҳамаи ферментҳо ба 6 синф. Синфҳо: оксидоредуктазаҳо, трансферазаҳо, гидролазаҳо, лиазаҳо, изомеразаҳо ва лигазаҳо.

Танзими биосинтези ферментҳо

Биосинтези сафеда. Ҳосилшавии ферментҳо дар ҳуҷайра. Ферментҳои репрессияшаванд.

РУЙХАТИ АДАБИЁТҲО

1. Алехина Н.Д. Физиология растений / Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин (Учебник. 2-е изд., испр) – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 640 с.
2. 16. Агол В.И. Молекулярная биология / В.И. Агол, А.А. Богданов, В.А. Гвоздев – М.: Высшая школа- 1990. – 352 с.
4. Березин И.В. Мартинен Н. «Основы физической химии ферментативного катализа / И.В., Березин.,Н. Мартинен –М:.1977. – 280 с.

5. Белозерский А.Н. Молекулярная биология-новая ступень познания природы / А.Н. Белозерский -М.Изд. «Знание», 1967.-321 с.
6. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин -М. Изд «Медицина».1982. - 752 с.
7. Бернхард С. Структура и функция ферментов / С. Бернхард М.: Изд. «Мир» -М. 1971. - 334 с.
8. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений / Т. Гудвин., Э. Мерсер. В. 2т. Мир. – М, 1986. – 212 с.
12. Фиёсов Т.Ч. Биологияи умумӣ / Т.Ч. Фиёсов. -Душанбе, 2011. – 154 с.
13. Фиёсов Т.Ч. Асосҳои энзимология /Т.Ч. Фиёсов.,М.М. Якубова., А.К. Мирзорахимов (Китоби дарсӣ) -Душанбе, 2013.-170 с.